

**ВАЗОРАТИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ ВА ИЛМИ  
ФЕДЕРАТСИЯ РОССИЯ  
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ДОНИШГОҲИ СЛАВЯНИИ РОССИЯ ВА ТОЧИКИСТОН**

**ВБД:930+537 (575.3)**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

**АЛИМАРДОНЗОДА БОБОХОН МАҲМАДӢ**

**ТАЪРИХИ ЭЛЕКТРИКУНОНИИ НОҲИЯҲОИ ҶАНУБУ  
ШАРҚИИ ТОЧИКИСТОН  
(солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)**

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И**  
диссертация барои дарёфти дараҷаи илмии номзади  
илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърих  
ва бостоншиносӣ (07.00.02 – Таърихи ватанӣ)

**Душанбе – 2025**

Диссертатсия дар кафедраи таърихи умумӣ ва ватании факултети таърих ва муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон омода гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** **Маликов Маҳмуд Ҳакимовиҷ** – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи умумӣ ва ватании Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон

**Муқарризони расмӣ:** **Ҳотамов Намоз Басаровиҷ** – доктори илмҳои таърих, профессор сарҳодими илмии шуъбаи таърихи навтарини Институти тарих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,

**Маҳмадзода Убайдулло Давлат** – номзади илмҳои таърих, дотсент сардори раёсати таълими Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:** **Донишгоҳи давлатии Ҷӯхтар ба номи Носири Ҳусрав**

Ҳимояи диссертатсия санаи 23 сентябри соли 2025 соати 10<sup>00</sup> дар маҷлиси шуруи диссертационии 6D.KOA – 093 назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферати он дар Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) ва сомонаи расмии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ([www.institute-history.tj](http://www.institute-history.tj)) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи “ ” 2025 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии шуруи  
диссертационӣ,  
доктори фалсафа (PhD)  
аз рӯи ихтисоси таърих**

**Мирзоев Ш. Ҷ.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқ.** Халқи точик таърихи дурудароз ва ибратбахшеро аз сар гузарондааст. Тули ин таърихи пурпечутоб дар инкишофи халқи точик на бо хоҳиши он омилҳои муайянни мусбат ва марҳилаҳои рукуду фоциабор рух додаанд.

Дар байни марҳилаҳои мусбати инкишофи таърихи халқи точик давраи Сомониён, асри XX ва оғози асри XXI-ро бояд ёдовар шуд, ки дар ҳаёти халқамон тағйироти муайянни мусбати иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба вуқӯъ пайваст. Дар байни дастовардҳои халқи точик дар асри XX – оғози садаи асри XXI ҳалли мушкилоти рушди энергетикӣ, татбиқи он дар равандҳои заҳматталаби рушди иқтисодӣ, таҳсилот, илму фарҳанг ва дигарҳоро номбар кардан мумкин аст. Энергетика, ки бо заҳираҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми Осиёи Марказӣ ҷойи якумро ишғол менамояд, қувваи муҳимтарини истеҳсолкунанда ва аз ҷиҳати фарҳангӣ табдилдиҳанда аст, ки ин матлабро электрикунонии ноҳияҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳимми ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ дар давраи асри XX – оғози садаи XXI инъикос менамояд. Масъалаҳои электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар назди Ҳукумати Тоҷикистони шуравӣ ва ҳукумати Тоҷикистони соҳибистиклолу якпорча мавқеи маҳсус доштанд. Сабаби асосии ин вазъ аз он иборат буд, ки ноҳияҳои ин минтақа ҳамчун мавзеи муҳофизатии наздисарҳадӣ бо Афғонистон ба ҳисоб мерафтанд. Аз ин рӯ, инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳои назди сарҳадӣ дар таҳти назорати маҳсуси ҳукумати кишвар қарор дошт. Бо назар ба ин омил дар солҳои аввали Ҳокимияти Шуравӣ дар ин минтақа аввалин роҳҳо бо рӯйпӯши саҳт соҳта шуда, равшании электрикии аввалин гузаронида шуд. Аз 250 истгоҳи барқии барои ҷумҳурӣ чудо кардашуда ба ин ноҳияи наздисарҳадӣ 73 истгоҳи барқии сайёре, ки бо сӯзишворӣ кор мекарданд ва ғайр аз ҳатҳои сарҳадӣ онҳоро наздиктарин нуқтаҳои аҳолинишин истифода мебурданд, интиқол дода шуд. Маҳз дар ҳамин минтақаҳо аввалин муассисаҳои нави

маъмурию фарҳангӣ сохта шуданд. Дар даврони шуравӣ, агар, аз як тараф, электрикунонӣ асоси инкишофи ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон бошад, пас аз тарафи дигар, ба Ҳокимиюти Шуравӣ нишон додани афзалияти низоми сиёсии худ аз Афғонистони нимфеодалӣ ва нимкапиталистӣ лозим буд. Дар баробари ин, дар давраи истиқлолият масъалаи электрикунонии минтақаҳои ҷанубу шарқӣ хеле мубрам гашт. Аммо ба ақидаи мо, инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии минтақа ба воситаи электрикунонӣ нерӯи асосии истеҳсолкунанда ва созмондиҳандаи инкишоф ва ободии минтақа маҳсуб меёбад. Мутаассифона, ин масъалаҳо дар маҷмуъ, қаблан аз мадди назари муҳаққиқони ҳамаи равияҳо берун монда буданд. Имрӯз барои муҳаққиқони соҳаҳои гуногун вакти он фаро расидааст, ки ғайр аз муҳокимаи ин масъалаҳо ба таҳқиқи он бештар таваҷҷӯҳ намоянд. Масалан, таҳқиқоту корҳои алоҳидае, ки муҳимтарин масъалаҳои электрикунонии минтақаро дар тамоми давраи баъдичангӣ равshan месозанд, ҳанӯз анҷом дода нашудаанд. Ғайр аз ин, иттилоот дар бораи электрикунонии минтақа баъди ба истифода супоридани НБО Ивазшаванда (Перепадная ГЭС Вахшского каскада – эзоҳи мо) ва Марказӣ, ки ҳанӯз баъди ба истифода супоридани қисми асосии НБО Норак фаъолият доштанд, кофӣ нест. Ҳатто агар қувваи барқ дар ин истгоҳи барқӣ аввалин бор ба минтақаҳои номбурда расида бошад ҳам, маълумот дар бораи он ки чӣ тавр раванди мазкур ба рушдёбии истеҳсолкунандагии равандҳои меҳнатӣ дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ, фарҳангу иҷтимоиёти онҳо таъсир расонидааст, ё хеле кам аст, ё тамоман вучуд надорад. Бисёре аз масъалаҳо, аз қабили вазъи афзалиятноки минтақаи мазкур, мавҷудияти равандҳои тезшавандай электрикунонии минтақа ва таъсири ин равандҳо ба ташаккулёбии инкишофи ин минтақа то ба ҳол равshan нестанд. Аз ин рӯ, зарурати омӯзиши ҷиддӣ ва таҳлили ҷузъиёти масъалаҳои мазкур пеш омад, ки ин мубрамии мавзуи таҳқиқшавандаро муайян мекунад.

Дар матбуоти даврӣ сарчашмаҳо, адабиёт ва интишороти

сершуморе мавчуд аст, ки масъалаҳои энергетика, таърихи электрикунонии Тоҷикистон, ташаккулёбии маҷмааи сӯзишворио энергетикиро омӯхта, аз ҷиҳати илмӣ аҳаммияти байналхалқии сиёсати энергетикии Тоҷикистони соҳибиستиколро инъикос ва таҳлил намудаанд [1,с.379]. Таҳлили манбаъҳо ва адабиёти нашршуда собит месозанд, ки Тоҷикистон аз ҷиҳати заҳираҳои обӣ ва энергетикӣ кишвари сарватмандтарини Осиёи Марказӣ мебошад [2,с.283]. Вале муҳаққиқон дар корҳояшон, ки мақсади онҳо нишон додани манзараи умумии рушди энергетикии ҷумҳурӣ аст ва яке аз масъалаҳои муҳим, яъне илман тасвир намудани манзараи таърихии электрикунонии минтақаи ҷанубу шарқии Тоҷикистонро дарбар мегирад, баррасӣ накардаанд [3,с.334]. Аз ин рӯ, таҳқиқу баррасии воқеъбинона ин масъала низ мубрамии мавзуи таҳқиқ ва объекти онро муайян месозад [4,с.392]. Бо дарназардошти он, ки дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон дар ноҳияи Ҳамадонӣ ҳамагӣ 26 ва дар ноҳияи Фарҳор 18 корҳонаи саноатӣ соҳта шуда буд, нишон додани таҳаввулу тағйирёбии хусусияти равандҳои меҳнатӣ, инкишофи фарҳанг, иҷтимоиёт ва ҳаёти майшии аҳолии ин минтақаи наздисарҳадӣ, таҳлил кардан ва баҳо додани вазъи ин минтақа дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар лозим аст [5,с.268]. Дар давраи истиқлолият бо ташаббуси Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси яке аз мақсадҳои стратегӣ муайян сохтани таъминсозии истиқлолияти энергетикии кишвар аҳаммияти илмии мавзуи омӯхташавандаро дучанд намуда, мубрамии онро событ месозад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Оид ба таърих ва таҳлили электрикунонии Тоҷикистон мақолаҳои зиёди илмӣ, илмӣ-оммавӣ, конференсияҳо ва анҷуманҳо баҳшида шудаанд. Масалан, соли 1972 дар шаҳри Душанбе Анҷумани байналхалқии илмии барқчиён баргузор шуд, ки ба 50-солагии нақшай давлатии барқунонии ИҶШС баҳшида шуда буд [6, с.190].

Бо дар назардошти аҳаммияти илмии масъалаи таҳқиқшаванд маводи адабиёти чопӣ оид ба элекtriкунӣ, аз ҷумла, бойгонҳои хизбӣ ва давлатии ҳамаи ноҳияҳои минтақа, ҳисоботи омории ноҳияҳо, маводи шабакаҳои барқӣ, ҳисоботи колхозу совхозҳо, шурӯҳои деҳот, оғоз аз соли 1920 то солҳои 1950 истифода ва омӯҳта шудаанд [7].

Ин мавод муфассал таҳлил карда шуданд, манзараи нави таърихи элекtriкунioni ҷумҳурӣ тафсир дода шуд, ки ин воқеан, вазифаи моро дар таҳқиқи мавзӯъ муайян намуд [8, с.208].

Бояд тазаккур дод, ки гарчанд мавзуи мазкур предмети таҳқиқи алоҳида нашуда бошад ҳам, паҳлуҳои гуногуни он дар таҳқиқоти умумӣ оид ба элекtriкунioni давлати шуравӣ, дар асаҳрои колективӣ ва бунёдӣ доир ба таърихи ҳалқи тоҷик, инҷунин дар корҳои муҳаққиқони бисёр, аз ҷумла Стеклов Ю.В. «Нақшаи давлатӣ оид ба элекtriкунioni Россияи Советӣ», «В.И. Ленин ва элекtriкунӣ», «Таърихи ҳалқи тоҷик», Шарипов А., Қосимӣ З. «Фарҳундапай», Маликов М. «Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и перспективы», «Роҷеъ ба масъалаи таърихнигории рушди энергетикий ва элекtriкуnioni Тоҷикистон», «Энергетика – неруи қавии истеҳсолкунанда ва табдилдиҳанди соҳтмони ҷомеаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон», Хотамов Н.Б. «Тағиироти иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият (солҳои 1991-2006)», Аҳророва А.Д., Аминҷонова Ф.М., Доронкин К.А. «Энергетикаи Тоҷикистон: тамоюлоти муосир ва дурнамои рушд», Ёдгорӣ Н. «Энергетикаи Тоҷикистон: дирӯз, имрӯз ва фардо», «Хоҷагии ҳалқи ҶШС Тоҷикистон дар соли 1984», Нурмаҳмадов Д. «Гидроэнергетикаи Тоҷикистон: захираҳо ва дурнамо», Раҳимов Д. «Низоми энергетикии Тоҷикистон», «Маҷмуаи мақолаҳо бахшида ба 10-солаи байналхалқии «Об барои ҳаёт» (солҳои 2005-2015), Азимов Х. «Идоракунии молиявии неруи энергетикии Тоҷикистон», Назарзода А. «Истиқлолияти давлатӣ: марҳилаи ҳалкунанда дар тақдири

халқи точик (бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон)» инъикос ёфтанд. Дар корҳои илмии Маликов М.Х. «Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и перспективы.», А.Д. Ахророва, А.Д. Шарифзода, Д.А. Доронкин ва дигарон масъалаҳои захираҳои сӯзишворию энергетикии кишвар, амалияи омӯзиш ва азхудкунии онҳо, инчунин равандҳои истеҳсолии хоҷагии халқ, фарҳанг ҳаёти майшии аҳолии чумхурӣ дар истифодабарии қувваи барқ баррасӣ карда шудаанд.

Вале, мутаассифона, дар ин корҳо раванди электрикунонии ноҳияҳои омӯхташаванда таҳлил карда нашудааст, гарчанде ин ноҳияҳо ба нақшай аввалини электрикунонии чумхурӣ ворид карда шуда буданд.

Дар корҳои илмии Д. Нурмаҳмадов, Н. Ёдгорӣ, Х. Азимов, А. Назарзода ва Б. Сироҷев асосан масъалаҳои соҳтмони иншооти энергетикӣ, аз чумла масъалаҳои маблағгузории НБО-ҳои Қайроқкум, Сарбанд, Норак ва Роғун мавриди муҳокима қарор ёфта, масъалаҳои электрикунонии қисми chanubу шарқии кишвар аз доираи назари муҳаққиқон берун мондаанд.

Дар асарҳои Н. Ёдгорӣ, Б. Юнусова, З. Зиёева ва муҳаққиқони дигар дар корҳояшон, ки инъикос карданӣ манзараи умумии рушди энергетикии чумхуриро дар назди ҳуд мақсад гузашта буданд, масъалаи муҳим оид ба таърихи электрикунонии минтақаи chanubу шарқии Тоҷикистон баррасӣ нашудааст. Ҳамин тарик, доир ба таърихи электрикунонии минтақаи chanubу шарқии Тоҷикистон асарҳои маҳсуси хуносакунанда ба назар намерасанд. Омӯзиши нокифояи ин мушкилот интихоби ин мавзуъро ҳамчун таҳқиқи кори диссертатсионӣ муайян карда, қӯшиши таҳлили бонизоми таърихи электрикунонии минтақаи chanubу шарқии Тоҷикистонро ҳамчун омили рушди иқтисодӣ ва фарҳангӣ-маърифатии минтақа ба миён мегузорад.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар доираи татбиқи нақшай кори илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи

умумӣ ва ватании Донишгоҳи славянӣ Россия ва Тоҷикистон аз рӯйи мавзуи «Таърихи ҳалқи тоҷик, қонуниятҳои умумӣ ва хусусиятҳои раванди таърихӣ» иҷро шудааст.

### **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Мақсади асосии таҳқиқи мазкур – омӯхтан ва воқеъбинона таҳлил кардани маводи амалий доир ба масъалаҳои таърихи электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон, муайян кардани дараҷаи таъсири он ба инкишифӣ қувваҳои истеҳсолкунанда, фарҳангу ҳаёти майшии аҳолии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар рафти омӯзишу таҳлили маводи мавзуи интихобшуда диссертант дар назди ҳуд вазифаҳои зеринро муқаррар намуд:

- нишон додани манзараи воқеии заҳираҳои обио энергетикии ин минтақа;
- муайян кардани сатҳи амалии истифодабарии заҳираҳои обио энергетикии минтақа бо мақсадҳои истеҳсолӣ;
- таҳлил кардани вазъи равандҳои истифодабарии қувваи барқ дар фарҳангу ҳаёти майшии аҳолии ин ноҳияҳо;
- муайян кардани аҳаммият ва нақши қувваи барқ дар ҳаёти фарҳангӣ ва майшии аҳолии ноҳияҳои ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ;
- таҳлил кардани дастовардҳои истифодабарии қувваи барқ дар равандҳои заҳматталаби хочагии дехот дар минтақаҳои ҷанубу шарқӣ;
- асоснок кардани зарурати ташаккулёбии маҷмааи сӯзишворию энергетикии Тоҷикистон ва аҳаммияти он барои мунтазам таъмин кардани ҳамаи минтақаҳои кишвар бо қувваи барқ;
- муайян кардани пойгоҳи маводӣ ва дурнамои соҳтмони истгоҳҳои барқии нави хурд, миёна ва қалон дар ҳудуди Тоҷикистон;
- баррасӣ кардани аҳаммияти байналхалқӣ ва сиёсии сиёсати Иттиҳоди Шуравӣ доир ба электрикунонии ноҳияҳои наздисарҳадӣ;

—асоснок кардани дурнамои рушди минбаъдаи энергетикий ва элекtriкунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон.

**Объекти таҳқиқотро** таърихи элекtriкунонии минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон ташкил медиҳад, ки ба андозаи муайян дар адабиёти илмӣ ва матбуоти даврӣ инъикос ёфтааст.

**Мавзуи (предмет) таҳқиқот** аз раванду дараҷаи элекtriкунонии хоҷагии ҳалқ ва фарҳанги ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар асри XX – оғози асри XXI иборат аст. Таҳлил, ҳулоса барорӣ ва равшансозии нақши қувваи барқ дар инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, рушди иқтидори иқтисодии ноҳияҳои зикршуда, нишон додани нақши табдилдиҳандаи қувваи барқ дар инкишофи фарҳанг, илм, таҳсилот дар ин ноҳияҳо рукни асосии мавзуи таҳқиқ ҳастанд.

**Чорҷӯбай хронологияи таҳқиқ** солҳои 20-уми асри XX – оғози асри XXI, яъне давраи табаддулоти сотсиалистӣ дар Тоҷикистон, марҳилаҳои ибтидоии давраи истиқлолияти ҷумҳуриро, ки давраи тағйироти назаррас дар рушди энергетикии минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон ва дар маҷмуъ, тамоми ҷумҳурӣ аст, дар бар мегирад.

**Асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқот.** Диссертант зимни навиштани диссертатсия аз методҳои илмии таърихият, ҳувият, воқеяияти илмӣ, таҳлили таърихӣ-муқоисавӣ васеъ истифода бурдааст. Дар баробари ин, асоси таҳқиқи мазкурро усули мушкилотӣ-хронологӣ ташкил медиҳад, ки барои муайян намудани таърихи элекtriкунонии ин минтақаи наздисарҳадӣ ва аҳаммияти он дар ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии маишӣ аҳолии минтақа имконияти хуб фароҳам меоранд.

**Сарчашмаҳои таҳқиқи** мазкур аз маводи бойгонии давлатии таърихи навтарини Тоҷикистон, бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бойгонии вилояти Ҳатлон, бойгониҳои ҷории ноҳияҳои Ҷайхун, Қубодиён, Шаҳритус, Ҷӯстӣ, Панҷ, Фарҳор, Ҳамадонӣ, Шоҳин, маводи оморӣ, нашрияҳои даврӣ, маводи дастгоҳи марказии энергетикаи ва

электрикунонии ЧШС Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи трести «Хатлонбарқ бунёд», маводи ҳисоботии шабакаи баркии ноҳияҳои ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ, маводи амалӣ барои омодасозии мутахассисон дар соҳаҳои энергетика барои вилояти Ҳатлон ва минтақаҳои ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ иборат ҳастанд [9].

Гайр аз маводи бойгониҳои номбаршуда диссертант иловатан аз маводи интишорнаёftai фондҳои ноҳиявӣ ва минтақавии давлатӣ ва ҳизбии вилояти Ҳатлон оид ба вазъи захираҳо, сӯзишворию иқтидори энергетикӣ, истифодабарии воқеии онҳо, маълумоти оморӣ ва ҳисботи ташкилоти энергетикӣ, колхозу совхозҳо истифода бурдааст. Ҳамчунин маводи таҳқиқӣ, матбуот ва гайра истифода шудаанд.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Бо мақсади таҳлилу муайянсозии боэътиими ниқтаҳои электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ, дар навбати аввал маводи интишорнаёftai бойгониҳо, нашрияҳои илмии монографӣ, маводи оморӣ ва матбуоти даврӣ таҳлил карда шудаанд. Аз онҳо оид ба вазъи ҷуғрофии ноҳияҳои ин минтақа, захираҳои обиу энергетикии он, таърихи инкишоф, сатҳи электрикунонии хочагии ҳалқ ва фарҳанг ҳаёти майшии аҳолии минтақа иттилооти аниқ ба даст овардан мумкин аст.

Таҳқиқ, таҳлил ва инъикоси мавод доир ба таърихи электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар маҷмуъ, баъзе мушкилоти саҳифаҳои таърихи ҳалқи тоҷикро пурра анҷом дода, ба ҳонанда ҳаҷми маводеро, ки барои фаҳмиши беҳтарӣ вазъи иқтисодию фарҳангии кишвари худ имкон медиҳанд, пешкаш месозад. Доираи мавзуии таҳқиқоти диссертационӣ бо корҳои илмӣ ва китобҳои дарсӣ доир ба иқтисодиёт, фарҳанг, илмҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ саҳт алоқаманд аст.

Гайр аз ин, навғонии илмии таҳқиқот аз матолиби зерин бармеояд:

- аксарияти маводи мавзуи мазкур таҳлил карда шуда, дар навбати аввал баҳои илмии онҳо дода шудааст.
- дар минтақа ғайр аз дарёҳои калон дарёҳои Панҷ,

Кофарниҳон ва Яхсу ба ҳайси сарчашмаҳои иловагии истеҳсоли қувваи барқ баррасӣ шудаанд;

- сарчашмаҳои асосии истеъмоли қувваи барқ дар ин минтақаҳо нишон дода шудаанд;

- дараҷаи истифодабарии қувваи барқ аз тарафи хоҷагиҳои фермерӣ ва аҳолии минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон барои эҳтиёҷоти истеҳсолии хоҷагии дехот, корхонаҳои алоҳидай истеҳсолӣ, фарҳангӣ ва майшии аҳолии дехот муайян карда шуд;

- аҳаммияти таърихии қувваи барқ дар тағйирёбии ҳаёти фарҳангии аҳолии Тоҷикистон инъикос ёфтааст;

- зарурати созмондии маҷмааи сӯзишворио энергетикии Тоҷикистон ва аҳаммияти он барои мунтазам бо шабакаи барқӣ таъмин кардан ҳамаи минтақаҳои кишвар асоснок карда шуд;

- аҳаммияти байналхалқии сиёсати Иттиҳоди Шуравӣ доир ба электрикунонии ноҳияҳои наздисарҳадӣ муайян карда шудааст;

- заминаҳои моддӣ ва дурнамои соҳтмони истгоҳҳои барқии нави хурд, миёна ва калон дар ҳудуди Тоҷикистон муайян карда шуданд;

- дурнамои рушди энергетикӣ ва электрикунонии минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон асоснок карда шуд.

#### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- дар давраи шуравӣ ноҳияҳои наздисарҳадӣ дорои имтиёзҳои маҳсус буда, инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ин ноҳияҳо дар таҳти назорати маҳсуси ҳукумати кишвар қарор дошт;

- таҳлили сарчашмаҳо ва адабиёти интишорёфта собит месозанд, ки Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ аз нуктаи назари захираҳои обио энергетикӣ кишвари аз ҳама сарватманд аст;

- қувваи барқ дар инкишофи тағйироти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии майшии соҳаҳои ҳаёти аҳолии Тоҷикистон нақши самаранок мебозад. Истифода бурдани қувваи барқ дар хоҷагиҳои аҳолии минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон, дар истеҳсолоти кишварзӣ, дар корхонаҳои

алоҳидаи истеҳсолӣ, бо мақсадҳои фарҳангию майшии ҳаёт ва сатҳи рӯзгори сокинони ин ноҳияҳоро ба қуллӣ дигаргун месозад;

– созмондиҳии истгоҳҳои барқии нави хурд, миёна ва калон дар ҳудуди Тоҷикистон, аз он ҷумла дар минтақаҳои таҳқиқшаванд, саривақтӣ мебошад ва барои соҳтмони онҳо асосҳои моддӣ ва табиӣ мавҷуданд;

–электрикунонии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, аз он ҷумла ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ дар замони мо аҳаммияти боз ҳам бештар қасб карда, асоси рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии чомеаро ташкил медиҳад.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқот.** Маводи таҳқиқии мазкур метавонанд зимни тарҳрезии масъалаҳои гуногуни таърихи ҳалқи тоҷик, фарҳангӣ он, энергетикии вилояти Хатлон, дар таҳқиқоти иловагӣ доир ба таъриху фарҳангии минтақаҳои гуногун ва ноҳияҳои кишвар, зимни гузарондани курсҳои алоҳида доир ба таърихи энергетикии кишвар ва ҳаёти фарҳангии ҳалқи тоҷик, дар бозгашт ба равшансозии масъалаҳои фаромӯшшудаи сиёсати Ҳукумати Шуравӣ дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва рушди фарҳангии ноҳияҳои наздисарҳадии Тоҷикистон истифода бурда шавад. Файр аз ин, маводи таҳқиқи мазкур метавонад зимни навиштани асаҳрои алоҳида, рисола ва мақолаҳо истифода шавад, ки онҳо ташаккулёбии маҷмааи обио энергетикии Тоҷикистонро, бо инобати дурнамои азхудкунии захираҳои сӯзишворио энергетикии кишвар, ки онҳо имкониятҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва равандҳои фарҳангии Тоҷикистонро равшантар месозанд, ба пуррагӣ нишон медиҳанд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти анҷом додашуда бо он тасдиқ мегардад, ки таҳқиқот дар асоси омӯзиши маводи бойгонӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, маълумоти оморӣ, маводи мақомоти ҳукуматӣ ва ташкилоте, ки фаъолияти онҳо бевосита бо электрикунонии корхонаҳои ватанӣ, иқтисодиёт ва ҳаёти фарҳангии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон алоқаманд аст, таҳия шудааст. Аксарияти ин мавод нахустин бор ба мубодилаи илмӣ ворид карда**

шудаанд.

**Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзуи диссертатсия ба бандҳои 1, 2, 6 шиносномаи ихтисосҳои КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ихтисоси 07.00.00 – Илмҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ (07.00.02 – Таърихи ватанӣ) мувофиқат мекунад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Ҳамаи давраҳои татбиқи нақшай кори илмӣ, аз қабили коркарди мавзӯъ, асосноккунӣ ва аҳаммияти он, мақсадгузорӣ ва иҷрои вазифаҳои он риоя шуданд ва бо иштироки бевоситаи муаллиф анҷом дода шудаанд. Муаллиф маводи таърихи электрикунонии минтақаҳои ҷанубу шарқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар даврони шуравӣ ва давраи истиқлолият муғассал таҳлил карда, дар таҳқиқи он саҳми худро гузоштааст. Доир ба мавзуи рисола муаллиф ба натиҷаҳои муайянни илмӣ омада, таклифу тавсияҳои худро баён кардааст ва мақолаҳои илмӣ нашр кардааст.

#### **Тасвиби ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.**

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби муаллифи он дар конференсияҳои байналхалқӣ, ҷумҳурияйӣ ва минтақавии илмӣ-амалӣ ва илмӣ-назарияйӣ, семинарҳои илмию амалии олимони ҷавон ва унвонҷӯёни Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима ва ҳимоя карда шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи умумӣ ва ватанини Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон (суратмаҷлиси №6 аз 11.04.2025) муҳокима шуда, барои дифоъ тавсия дода шуд.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Доир ба натиҷаҳои таҳқиқот, ки бо кори диссертатсионӣ алоқаманданд, 12 мақолаи илмӣ нашр гардид, аз он ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванда ва 7 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расид.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия** ба мақсаду вазифаҳои таҳқиқот мувофиқ буда, дар бандубости кор принципи

хронологӣ истифода бурда шуд. Диссертатсия дар 168 саҳифаи компьютерӣ чоп шуда, дорои рӯйхати ихтисорот ва аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, хафт зерфасл, хулоса ва тавсияҳо, рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда (ҳамагӣ 175 номгӯй) иборат аст.

## МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар **муқаддима** мубрамӣ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, асосҳои назариявию методологӣ, методҳо ва маводи таҳқиқ, навоварии он, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ, нуқоти барои дифоъ пешниҳод шаванд, коркард ва татбиқи натоиҷи таҳқиқ ва соҳтори кор баён шудааст. Тарҳи хронологии таҳқиқот, санчиши натиҷаҳо ва соҳтори диссертатсия муҳокима ва муайян карда шудаанд.

**Боби якуми** диссертатсия – «**Таърихи электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар даврони шуравӣ**» аз ҷор зерфасли иборат аст. Дар зерфасли аввали боби якум, ки

«**Захираҳои обӣ-энергетикии Тоҷикистон**» унвон гирифтааст, таъкид карда мешавад, ки то муқарраршавии Ҳокимияти Шуравӣ дар минтақаҳои кунунии Тоҷикистон захираҳои сӯзишворию энергетикиро омӯҳтан ва онҳоро аз ҷиҳати амалӣ татбиқ кардан номумкин буд. Бояд тазаккур дод, ки масъалаҳои истифодабарии захираҳои сӯзишворию энергетикии Бухорои Шарқӣ таваҷҷуҳи Аморати Бухоро ва низоми колониалии Россияро ба ҳуд ҷалб намекарданд. Манфиати онҳо асосан ба баланд бардоштани андозҳо аз ҳалқи заҳматкаш, табдил додани минтақаҳо ба ҷойи гирифтани маҳсулоти хоми мувоғиқ равона шуда буд. Тартибидиҳии нақшаи омӯзишу азхудкунии захираҳои энергетикии ин минтақаҳо баъди дар онҳо муқаррар шудани ҳокимияти ҳалқӣ оғоз ёфт.

Дар ин ҷода қадами дуюм электрикунонии ҳудуди муосири Тоҷикистон мебошад, ки соли 1913 бо созмон додани истгоҳи обио барқии Хоруғ, дар дарёи Ғунд оғоз гардид.

Дар диссертатсия зикр мегардад, ки дар раванди тақсимоти миллию ҳудудии ҳалқҳои Осиёи Миёна аз соли

1924 то соли 1928 дар корхонаҳои маъданҳосилқунии кӯҳии минтақаи истеҳсолии Ҳучанд тағиیرёбии куллӣ ба амал омад. Дар истеҳсолоти нафтии САНТО истгоҳи барқии нав (аввалинаш дар соли 1884) кушода шуд, ҳангоми ба кор омода кардани он таҷхизоти нави пармакунӣ ва асбобҳои дигар истифода бурда шуд. Ғайр аз ин, истгоҳи барқии нави баландшиддати Шӯроб ба истифода дода шуд, ки ин ба соҳтмони шахтаҳои нав мусоидат кард. Дар се соли оянда ҳаҷми истеҳсоли ангишт дар Шӯроб зиёда аз се маротиба афзуд, ки ин дар болоравии истеҳсолии ноҳияҳои шимолии чумхурӣ аҳаммияти калон дошт. Дар панҷ соли аввали нақшай ҳочагидории ҶШС Тоҷикистон ҳаҷми истгоҳи барқӣ се маротиба афзун гашт. Аз чумла, дар навбати аввал, маҷмааи НБО-ҳои Варзоб, ки бо зиёдшавии корхонаҳои саноатии пойтаҳт алоқаманд буд. Муҳаққиқ дар ин зерфасл қайд мекунад, ки аллакай дар панҷ солаи аввал дар вазифаҳои нақшавӣ доир ба элекtriқунонӣ тағиироти куллӣ ба амал омад.

Дар аввали солҳои 1930 лоиҳаҳои тарҳрезии лоиҳаи НБО Ваҳшро бо иқтидори 300 000 кВт ва НБО Ҳочабоқирғон бо иқтидори 20 000 кВт анҷом доданд. Дар айни замон корҳои соҳтмонии дар соли 1931 дар НБО Ваҳш оғозшуда ба соҳтмони канали Ваҳш, заводи нуриҳои нитрогенӣ ва дигар иншооти муҳимми ҳочагии ҳалқ такон бахшиданд. Соҳтмони НБО Ҳочабоқирғон, ғайр аз бо қувваи барқ таъмин кардани ноҳияҳои калони вилояти Ленинобод, ҳамчунин ҳазорон гектар заминҳори корам ва муассисаҳои таҳсилотии фарҳангиро бо захираҳои обӣ таъмин кард.

Дар маҷмуъ, мувофиқи нақшашои панҷсола истгоҳҳои нави барқӣ дар Шӯроб, Сталинобод, Қӯлоб, Қурғонтеппа, Ӯротеппа, Ғарм, Сари Қамар ва дигар марказҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ соҳта шуданд. Дар бисёр марказҳои вилоятию ноҳиявӣ истгоҳҳои барқии истеҳсолии фабрикаҳо кушода шуданд.

**Зерфасли дуюми боби якум «Таърихи аз худ кардани захираҳои энергетикӣ ва элекtriқунонии мамлакат дар**

**давраи дигаргунсозиҳои сотсиалистӣ»** ном дорад ва дар он масъалаҳои умумии вазъи ҳаҷмҳои захираҳои обио энергетикии кишвар ва ноҳияҳои чанубу шарқии он дар алоҳидагӣ баррасӣ шудаанд. Ҳаҷми оби дарёҳо бо якчанд шоҳобҳои кӯҳӣ бо ҳаҷми умумии зиёда аз 1000 млрд. кВт/с ҳамчун захираи муҳим арзёбӣ шудааст. Дар баробари ин, дар диссертатсия таъкид карда мешавад, ки дар давраи Истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ аз рӯйи муайянсозии андоза ва бойигарии захираҳои энергетикӣ мавқеи пешсафро ишғол намуд. Имрӯз танҳо захираҳои обии Тоҷикистон зиёда аз 60% ҳамаи захираҳои обии кишварҳои Осиёи Марказиро ташкил медиҳад. Тоҷикистон дар оянда метавонад то 600 миллиард кВт/с қувваи барқииро дар як сол танҳо аз ҳисоби захираҳои обии чумхурӣ истеҳсол намояд ва дорои захираҳои қалони гази табиӣ 4 млрд  $m^3$ , ангишт – 3 млрд тонна, нафт то 2 млрд тонна ва захираҳои тамомнашаванди энергетикии Офтоб, шамол ва ғайра мебошад [4,с.139-141].

Доир ба захираҳои обио энергетикӣ ва сӯзишворию энергетикӣ низ кишвари мо дар Осиёи Марказӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад.

Ғайр аз ин, кишвар дорои захираҳои энергетикӣ ба монанди нафту газ, ангишт, энергияи Офтоб, шамол аст, ки дар мачмуъ, ҳаҷми бузурги захираҳо буда, манбаи пешбари қувваҳои истеҳсолкунанда барои пешрафти иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар маҳсуб мейбанд. Сокинони Тоҷикистон аз неруи Офтоб дар давоми 300 рӯзи сол барои истеҳсоли қувваи барқ истифода бурда метавонанд.

Зерфасли сеюми боби якум – «**Аз таърихи электрикунонии ноҳияҳои чанубу шарқии Тоҷикистон**» ба масъалаҳои соҳтмони иншооти энергетикии чумхурӣ, электрикунонии хоҷагии ҳалқ, фарҳангу ҳаёти майшии аҳолии дехнишини ноҳияҳои чанубу шарқӣ ҳам дар асри XX, ҳам дар солҳои истиқлолият бахшида шудааст. Зикр мегардад, ки Ҳукумати Шуравӣ дар сиёсати худ ба масъалаи

электрикунонии ҳавзаҳои наздисарҳадӣ аҳаммияти калон медод. Масалан, дар солҳои 1925-1930 аз 250 истгоҳи баркии дизелии иқтидорашон хурд 73 истгоҳ дар ихтиёри нуқтаҳои наздисарҳадии аҳолинишини ҳавзаҳои ҷанубу шарқӣ қарор дошт. Ҳамаи онҳо дар қисмҳои бештар ҳатарноки наздисарҳадӣ муқаррар карда шуда буданд ва қисми алоҳидай аҳолӣ барои истифода бурдан аз имкониятҳои қувваи барки онҳо имконият дошт. Пешрафти ояндаи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро дар давраи сотсиализм истифодабарии бештари захираҳои обиӯ энергетикии Варзоб, Сирдарӯ, Фунд, Вахш ва дар айни замон соҳтмони истгоҳҳои миёна ва калони обгузар, аз он ҷумла - Қайроқкум, Варзоб, Марказӣ, Сарбанд, Хоруғ дар солҳои 1960-ум ва 1980-ум тақозо кард, барои қишвар ҳусусан соҳтмони НБО Норак дорои аҳаммияти басо калон буд. Соҳтмони НБО Санѓтӯда - 1,2 ва НБО Роғун дар солҳои истиқлолият, истиқлолияти энергетикии қишварро наздик карда, соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии қишварро ба сатҳи баланди инкишоф бардошт, Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба бозори байналхалқии фурӯши қувваи барқ ворид намуд. Ҳоло равандҳои истеҳсолии иншооти аҳаммияти фарҳангӣ-маишӣ дошта дар минтақаҳои ҷанубу шарқӣ, ки дорои аҳаммияти сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ҳастанд, мунтазам аз қувваи барки низоми энергетикии қишвар истифода мебаранд. Аҳолии минтақа қувваи барқро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти фарҳангии маишӣ истифода мебарад.

Дар зерфасли чоруми боби яқум – «Шаклу дараҷаҳои тайёр қардани мутаҳассисони соҳаи энергетика» зарурати омодасозии мутаҳассисони баландиҳтисос дар соҳаҳои энергетика дар самти истифодабарии амалӣ аз низоми инкишофи захираҳои сӯзишворио энергетикии қишвар баррасӣ карда мешавад, инчунин нақши мутаҳассисон-барқчиён дар электрикунонии ҳочагии ҳалқ, фарҳангу ҳаёти маишии аҳолӣ муайян карда шудааст. Зикр мегардад, ки аввалин мутаҳассисоне, ки захираҳои сӯзишворио энергетикии қишварро омӯхтаанд, мутаҳассисони русзабон аз Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Украина, Ҷумҳурии

Белорус ва дигар чумхуриҳо мебошанд. Бо ёрии онҳо дар солҳои Ҳокимияти Шуравӣ омодасозии мутахассисони миллӣ аз ҳисоби тоҷикон ва дигар намояндагони чумхурӣ амалӣ мешуд ва бо ин мақсад дар ҳудуди чумхурӣ дар ибтидо курсҳои маҳсуси муассисаҳои касбӣ, баъдан техникумҳои энергетикӣ ва мактабҳои олӣ кушода шуданд. Дар баробари ин, зикр мегардад, ки дар солҳои аввали соҳибистиқлол гаштан бо сабаби буҳрони шадиди иҷтимоӣ, муносибатҳои мураккаби байни тоҷикистониён ва ҷанги шаҳрвандӣ миқдори зиёди мутахассисони соҳаи энергетика аз чумхурӣ фирор карданд. Вале ин камбудӣ ба имзо расидани созишнома оид ба муқаррар шудани сулҳу ваҳдати миллӣ дар байни тоҷикон бартараф карда шуд. Дар шароити мусир, бо сабаби зиёдшавии андозаи воридшавии захираҳои сӯзишворию энергетикӣ, пешрафти ҳаёти фарҳангӣ ба шарофати элекtriқunonii ҳочагии ҳалқ мутахассисони соҳаи энергетика аз ҷиҳати миқдор, таҳассус ва таъсири худ қисми қалони аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. Наздики 200-тои онҳо дар иншооти энергетикию фарҳангии минтақаҳои наздисарҳадии ҷанубу шарқӣ фаъолият доранд. Дар ҳамаи марҳилаҳои табаддулоти иҷтимоию иқтисодӣ дар чумхурӣ, Ҳукумати Тоҷикистон ба беҳтар кардани шароити манзилию майшии барқчиён ва элекtriқxо аҳмияти қалон медод ва медиҳад. Энергетикҳо ба мисли муаллимон аввалин шуда бо манзил, нақлиёт ва таҷҳизоти элекtriқxо таъмин карда мешуданд. Дар навбати худ, бисёр энергетикҳои муваққатиро мутахассисон аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ, аз он ҷумла дехқонон, коргарон ва ғайра иваз мекарданд.

Дар боби дуюми диссертатсия, ки муаллиф онро

**«Соҳтмони энергетикӣ ва элекtriқunonii ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар давраи истиқлол»** номгузорӣ кардааст, масъалаҳои зиёдшавии суръати соҳтмони иншооти энергетикӣ дар чумхурӣ, элекtriқunonii равандҳои истеҳсолӣ ва истифодабарии элекtriқunonӣ дар

соҳаҳои истеҳсолӣ ва фарҳангию майшии ҳаёти аҳолӣ баррасӣ шудаанд.

Дар зерфасли якуми боби дуюм – «**Соҳтмони объектҳои энергетикӣ ва электрикунонии мамлакат дар давраи истиқлолият**»-и диссертатсия зикр мегардад, ки барои ҳалқи тоҷик давраи истиқлолият аз ҷиҳати инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ маҳсус мебошад, зеро электроэнергетика аҳаммияти воқеӣ дошта, ҷойи маҳсусро ишғол мекунад. То ин замон энергетика ҳеч гоҳ ба барномаи алоҳидаи кишвар табдил наёфта буд. Мазмуни барнома ҳаҷми қалони вазифаҳои барқароркунӣ ва соҳтмониро, ки дар байни онҳо барои Тоҷикистон НБО Роғун, Санѓтӯда-1, Санѓтӯда-2, наздики 200 НБО миёна ва хурд ва истгоҳҳои гармидиҳанд, аз нав ҷиҳозонида шудани иншооти энергетикии фарсадашуда нақши тақдирсоз доштанд, дар баргирифт.

Дар ин фасл масъалаҳои пайдоиши имкониятҳои воқеӣ барои тезонидани суръати электрикунонии минтақаи ҷанубу шарқии кишвар, аз ҷониби аҳолӣ истеъмол шудани кувваи барқ дар корҳои заҳматталаб, соҳаҳои фарҳангию майшии ҳаёти электроэнергетикӣ бо иқтидори хеле қалони дар минтақаҳои сарҳадӣ қайд карда шудаанд.

Муаллиф инчунин қайд мекунад, ки дар солҳои истиқлолият Тоҷикистон ба пойгоҳи қалони энергетикӣ табдил ёфт, ки дар он маблағузории ҳориҷӣ васеъ истифода гардид ва ин барои пурра ривоҷ додани суръати электрикунонии чумхурӣ дар маҷмуъ, имконияти хуб фароҳам овард.

Тобистони соли 2008 вазорати энергетикаи чумхурӣ барномаи нави умуми миллии соҳтмони НБО хурд ва миёнаро нашр кард, ки дар доираи он то соли 2010 аз рӯйи нақша ҳамагӣ 13 иншоот, аз соли 2011 то 2015 23 иншоот, то соли 2025 бошад, боз 25 ҷунин НБО ба истифода дода шуд. Дар маҷмуъ, дар зарфи 20 соли нопурра бояд 61 истгоҳи барқии хурд бо иқтидори умумии 77653 кВт ба истифода дода шавад. Нархи лоиҳаҳо дар доираи татбиқӣ ин барномаи

афзалиятнок дар солҳои 2007-2010 ҳамагӣ 11,2 миллион долларро ташкил медиҳад. Маблағузории ин лоиҳа аз хисоби қарзҳои Бонки рушди исломӣ, Бонки рушди Осиё ва қарзҳои корхонаи «Барқи Тоҷик» амалӣ мешавад.

Ҳамин тариқ, барномаи мазкур ягона ҳуҷҷати интишор додаи Ҳукумати Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият набуд. То ин замон дар доираи ин лоиҳа асосҳои ҳуқӯқ ба соҳтмони энергетикий коркард шудаанд. Дар мамлакат якчанд санади меъёрии расмӣ амал мекунад, ки ба маблағузорони инфириодӣ имтиёзҳои андоз ва дигар бартарихоро пешниҳод месозад. Аз ин сабаб, соли 2005 аз ҷониби маблағузорони инфириодӣ З НБО ҳурд, соли 2006 - 7 НБОбо иқтидори ҳурд соҳта ва ба истифода дода шуданд [10,с.116-117].

Дар зерфасли дуюми боби дуюми диссертатсия, ки **«Истифодабарии қувваи барқ дар саноат ва ҳочагии қишлоқ, аз ҷумла дар ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ»** унвон гирифтааст, нақши соҳтмонҳои энергетикии ноҳияҳои ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ дар солҳои истиқлолият, аз он ҷумла НБО Роғун, НБО Сангтӯда, истгоҳҳои барқии онҳо, миқдори зиёди истгоҳҳои барқӣ дар ноҳияҳои гуногуни қишвар нишон дода шудааст, муҳим будани истифодабарии васеи онҳо дар истеҳсолот, ҳочагии дехот, аз он ҷумла дар минтаҳаҳои наздисарҳадӣ, азҳудкунии манбаъҳои нави маҳсулоти ҳом, вусъатёбии истеҳсоли маводи пурарзиш муайян карда шудааст. Масалан, танҳо дар ноҳияи Ҳамадонӣ аз 4 корхонаи саноатӣ, ки дар соли 1990 амал мекарданд, то соли 2021 ин адад ба 26 расид, ҳачми истеҳсолот бошад, дар ин ноҳия 2 маротиба афзуд. Дар ноҳия заводҳои пахтатозакунӣ, графитбарорӣ, асфалтсозӣ, аз нав коркардкунии пахта, сехи мева фаъолият доранд, ки дар онҳо ҳамаи равандҳои меҳнатӣ бо қувваи барқ иҷро мешаванд. Чунин мисолҳоро дар ноҳияҳои Фарҳор, Шаҳритус, Қубодиён ва Панҷ дидан мумкин аст. Масалан, заводҳои графитӣ-тақсимотӣ, аз нав коркардкунии пахта амал мекунанд, дар дараи кӯҳӣ дехае ҷойгир шудааст, ки дар он сокинон ба таври алоҳида аз роҳи

асфалтпӯш истифода мебурданд, аз дарёи Панҷ об бо қувваи барқ дастрас карда мешавад [11].

Дар нохияи Фарҳор нуқтаҳои калони аҳолинишин бо 50 000 га заминҳои аграрӣ мавҷуданд. Ба мавзеи мазкур об тавассути 4 истоҳои пурқудрат дода мешавад. Инкишифи хоҷагии дехот дар ин нохия ба истифодабарии қувваи барқ асос ёфта, дар равандҳои истеҳсолӣ ҳусусияти саноатӣ пайдо кардааст. Амалан дар ҳамаи хоҷагиҳои нохияи мазкур дар равандҳои меҳнатӣ қувваи барқ истифода мешавад: дар гирифтани мӯйи чорво, говҷӯйӣ, сангтарошӣ, истеҳсоли асфалт, фабрикаҳои аз нав коркардкуни пахта, заводҳо, тозакунӣ ва консервакунонии сабзавоту меваҷот, тозакунии гандум ва ғайра.

Нохияҳои наздисарҳадӣ қад-қади сарҳад бо ду роҳи асфалтпӯш мӯчаҳҳаз шудаанд, ки дар онҳо равшании электрикӣ ба таври шабонарӯй дода мешавад.

Имрӯз ҳудудҳои наздисарҳадӣ минтақаҳои диққат – ҷалбукунандай сарсабз бо иншооти сершумори фарҳангӣ, боғҳо, муассисаҳои маърифатӣ, истироҳатгоҳҳо ва ғайра ҳастанд. Танҳо ба шарофати ин тағиироти фарҳангии истеҳсолии нохияҳои наздисарҳадӣ муҳочирирати мунтазами аҳолии нохияҳои ҳамсоя вакӯҳиро дидан мумкин аст.

Дар зерфасли сеюми боби дуюми кор, ки «**Истифодабарии қувваи барқ дар корҳои маданий, майшӣ, системаи маорифи нохияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон**» ном гирифтааст, равандҳои таърихии инъикоскунандай нақши қувваи барқ дар тағиирёбии фарҳанг ва беҳтар кардани ҳаёти аҳолӣ дар минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Нақши мусбати қувваи барқ зимни равшансозии қисмҳои ҳарбии наздисарҳадӣ ва нуқтаҳои аҳолинишин, зимни равшансозии хонаҳои деҳқононе, ки дар натиҷаи истифодабарии ҷароғҳои керосинӣ бебокона аз хонаҳояшон ба қӯча, мағозаҳо мебаромаданд, муассиса ва марказҳои фарҳангу маориф амал мекарданд, собит карда шуд.

Дар ин зерфасл махсус таъқид карда мешавад, ки дар

солҳои 1960-70-ум ва хусусан дар солҳои истиқлолият дар ҳамаи ноҳияҳои наздисарҳадӣ кабелҳои баландшииддати қувваи барқ гузаронида шуда буданд ва миқдори лозимии онҳо мунтазам ба дехаҳо ва хонаҳои дехқонон дода мешуданд.

Таъкид карда мешавад, ки қувваи барқ барои дар ҳамаи ноҳияҳои наздисарҳадӣ сохтани роҳҳо бо рӯйпӯши саҳт, сохтани муассисаҳои таҳсилотӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ ва ғайра имкон дод. Маҳз дар ҳамин равия нақши калони қувваи барқ дар мисоли электикунонии дехаҳои минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор ёфт.

## **ХУЛОСА**

### **Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия**

Дар асоси омӯзиши ҳаматарафаи маводи бойгонии Вилояти Ҳатлон, бойгониҳои ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ, Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, адабиёти илмӣ ва ёддоштҳо, маводи нашрияҳои даврӣ, бойгониҳои ҳизбӣ диссертант ба хулосаҳои зерин омад:

- аз рӯзи аввали муқарраршавии Ҳокимияти Шуравӣ ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ ҳамчун минтақаи маҳсусан муҳим, ки бевосита ба бехатарии кишвар алоқаманд аст, ба ҳисоб мерафтанд. Аз ин рӯ, таваҷҷуҳи асосии ҳукумати вилоятҳои ҷумҳурий ба инкишофи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ин ноҳияҳо равона шуда буд» [3-М];

- минтақаҳои наздисарҳадӣ на танҳо бо шароити хуби назорат аз болои бехатарии худ, балки бо имкониятҳои беҳтар барои инкишофёбӣ, миқдори зиёди аҳолии дехнишин, асосан тоҷикон, дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла истеҳсолот, таҳсилот, фарҳангу маишат таъмин шуда буданд; [4-М];

- дар оғози солҳои 20-уми асри XX дар нуқтаҳои стратегӣ дар ноҳияҳои бештар ҳатарноки наздисарҳадӣ муҳаррикҳои ғайриодии электирикӣ муқаррар карда шуданд, ки ғайр аз қисмҳои сарҳадӣ ҳамчунин нуқтаҳои аҳолинишини наздисарҳадӣ ва колхозу совхозҳои

наздисарҳадиро бо қувваи барқ таъмин мекарданд [2-М], [3-М];

– дар охири солҳои 20-ум ва оғози солҳои 30-юми асри 20-ум барои хизматрасонии биноҳои маъмурии пойтахти чумхурӣ, вилоятҳо, ноҳияҳо ва деҳаҳо, дар навбати аввал, истгоҳҳои начандон қалони дизелӣ ворид карда шуданд. Аз миқдори умумии онҳо 52 истгоҳи дизелӣ дар қисмҳои ҳарбӣ, ки дар сарҳад ва ноҳияҳои наздисарҳадии нуқтаҳои аҳолинишин ҷойгир шуда, ба нуқтаҳои аҳолинишини наздисарҳадии ҷанубу шарқӣ хизматрасонӣ мекарданд, муқаррар шуда буданд. Дар айни замон бо мустаҳкамсозии қисмҳои ҳарбии сарҳадӣ ҳатҳои интиқоли барқ гузаронида шуданд, ки на танҳо қисмҳои ҳарбии сарҳадӣ, балки нуқтаҳои гуногуни аҳолинишини гирду атрофро низ бо қувваи барқ таъмин мекарданд [2-М], [4-М];

– бояд тазаккур дод, ки чизе бо нақши табдилдиҳандай қувваи барқ баробар шуда наметавонад. Ҳамаи ҳудудҳои қисми ҷанубу шарқии қишвар, ки аз ноҳияҳои душворгузари кӯҳӣ иборатанд, бо қувваи барқ таъмин шуда буданд. Қувваи барқ барои равшансозии ҳонаҳои одамон, иншооти фарҳангии майшӣ васеъ истифода бурда мешуд [4-М] [6-М];

– яке аз бартариятҳои Ҳокимияти Шуравӣ дар Тоҷикистон ҳамин буд, ҳукumat барои пурра кушода шудани қобилиятҳои илмӣ-маърифатӣ ва истеъоди одамон, саъю қӯшиши онҳо барои азхудкунии дастовардҳои инқилоби илмӣ-техникӣ ҳамаи шароитҳоро мухайё кард, ки дар натиҷаи ин олимону донишмандон, ихтироъкорону барқчиён ба воя расиданд [2-М], [3-М];

– дар ин давра коркарди конҳои қишвар, аз он ҷумла захираҳои обио энергетикӣ оғоз ёфт. Корхонаҳои энергетикӣ соҳта шуданд, ки афзалияти онҳоро бар дигар қувваҳои ҳаракатдиҳандай истеҳсолот нишон дод. Дастовардҳои энергетикӣ дар равандҳои истеҳсоли меҳнатӣ ҳамчун қувваи асосии истеҳсолкунанда васеъ истифода бурда шуданд. Табдил додани Тоҷикистон ба қишвари

саноатиу аграрӣ яке аз вазифаҳои барномавии ҳукумат маҳсуб меёфт [3-М], [6-М], [8-М], [12-М];

– дар миёнаи солҳои 1950 - ум оғози солҳои 1960-ум, раванди азхудкунии захираҳои энергетикии дарёи Вахш сар шуда, якчанд НБО-и иқтидорашон миёна, аз қабили Перепадная, Марказӣ ва дертар НБО Сарбанд соҳта шуданд. Ин барои дучанд намудани истгоҳҳои пуритидор дар ҳамаи минтақаҳои ҷанубии қишвар, аз ҷумла вилоятҳои Кӯлобу Қӯргонтиппа ва ноҳияҳои онҳо имконият фароҳам овард [2-М], [3-М];

– фаровонии қувваи барқ дар қисми марказии Тоҷикистон, минтақаҳои ҷанубу шарқӣ, аз он ҷумла баъди ба истифода дода шудани аввалин агрегатҳои НБО Норак, барои истифодабарии қувваи барқ дар ҳочагии ҳалқ, барои эҳтиёҷоти аҳолӣ ва иншооти фарҳангии ҷумҳурӣ имкониятҳои калон пешкаш намуд. Танҳо дар ноҳияи Фарҳор, бо иқтидори НБО Норак имкон дод, ки бо ёрии обкашҳои баландшиддати иэнергетикӣ зиёда аз 50 ҳазор гектар заминҳои холӣ, ки асрҳо бе об ва бекор буданд, бо об таъмин карда шаванд. Маҳз дар натиҷаи додани қувваи барқ ба минтақа симои фарҳангии он ба куллӣ тағиیر ёфт [1-М], [2-М], [3-М];

– фаровонии қувваи барқӣ барои вусъат додани фаъолияти илмию муҳаққиқонӣ ва иқтишофи маъдан, ва дар айни замон беҳтар намудани истеҳсолот дар минтақаҳои ҷанубу шарқӣ имконият дод. Масалан, истеҳсолоти аз нав коркардкунии намак дар атрофи теппаҳои калони намак дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Восеъ ба амал омад. Дар ин ноҳияҳо 9 корхонаи коркарди маҳсулоти ҳом амал меқунад, дар ноҳияи Қумсангир фермаи калони ҷорводорӣ бо ҳачми умумии 20 ҳазор сар фаъолият дорад [2-М], [3-М];

– ба шарофати пешравиҳои демократии даврони шуравӣ, инкишофи қувваи кории эҷодкор, риоя карда шудани ҳамаи қоидаҳои рафтори меҳнаткашон ва мустаҳкам кардани вазъи ҳуқуқии онҳо дар ҷомеа

Тоҷикистон нерӯи иқтисодии худро бо суръати баланд инкишоф дод ва ғанӣ гардонд. Тибқи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ баъди тақсимоти худудӣ-маъмурии ҷумхурӣ миқдори сокинони таҳҷоӣ аз миқдори тоҷикони Афғонистони ҳамсоя 50 маротиба афзуд: дар кишвар зиёда аз 4000 корхонаи саноатии шаклашон ва андозаашон гуногун амал мекард, ки маҳсулоти онҳо ба зиёда аз 100 мамлакати ҷаҳон равон карда мешуд [2-М], [3-М], [4-М];

- бо сабаби паҳншавии донишҳои илмию техникӣ дар байни аҳолии таҳҷоӣ – тоҷикон, шаклу равияҳои раванди донишандӯзии илмӣ-техникӣ, омӯзишу истифодабарии захираҳои табиии кишвар пурра тағйир ёфт;

- пайдоиши олимон бо дониши амиқи илмӣ-техникӣ дар ҳамаи соҳаҳо, аз он ҷумла дар энергетика раванди донишандӯзии соҳаҳои табииёт ва техникаро пурра иваз намуд. Дар оғози асри XX дар ҷомеаи тоҷик ғояҳои илмии муҳандисӣ, зиёйёни техникӣ, муҳандисони соҳаи энергетика пайдо шуда нумуъ карданд [1-М], [3-М];

- соҳтмони иншооти нави энергетикӣ тамоми раванди технологиро пурра тағйир дода, ба инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, пайдоиши истеҳсолоти нав, зиёдшавии ҳаҷмҳо ва такмили истеҳсолшавии захираҳои моддӣ оварда расонд [1- М], [2-М];

- дар Тоҷикистон насли нави зиёйёни муҳандисию техникӣ ба – воя расид, ки коркардкунандаи илму технологияҳои энергетикӣ гардид. Иншооти хурд, миёна вакалони истеҳсолӣ таъсис дода шуд. Ҳамчунин инкишофи истеҳсолот, технологияҳо ва ҳаҷми истеҳсоли моддӣ, ҳусусияту равияҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумхурӣ, инчунин ҳаёти фарҳангии аҳолии кишвар сифатан тағйир ёфтанд. Энергетикҳо обрӯи иқтисодии кишварро дигаргун соҳтанд [6-М], [7-М];

- аз нуқтаи назари таъриҳӣ давраи истиқлолияти Тоҷикистон хеле кӯтоҳ аст, аммо аз ҷиҳати андозаи корҳои амалие, ки дар кишвар зарфи солҳои истиқлолияти давлатӣ анҷом дода шуданд, ин давра ҳамто надорад. Аз ҷумла,

натиҷаҳои зиёду муҳим дар соҳаҳои рушди энергетикӣ ба даст оварда шуданд, ки воридкунии онҳо ба иқтисодиёти кишвар самаранок мебошад [4- М], [7-М];

– дар солҳои аввали истиқолият соҳаи энергетикии кишвар зарари қалон дид. Миқдори зиёди шабакаҳои барқӣ, истгоҳҳои ёвари барқӣ вайрон шуда буд. Истеҳсоли қувваи барқ то 2 млрд. кВт/с кам шуд, мамлакатро беш аз 500 нафар барқчиён тарқ карданд [4-М], [7-М], [8-М];

– ҳукумати нави кишвар барномаи маҷмуии барқарорсозӣ, аз нав тармимиҳӣ ва инкишофи пешравандай сӯзишворӣ соҳаи энергетикаро омода карда қувват дод. Дар як давраи қӯтоҳ 4 истгоҳи барқии пуриқтидори гармидиҳанд, зиёда аз 10 истгоҳи обио барқӣ, аз он ҷумла истгоҳи пешбари обио барқии кишвар – НБО Роғун, зиёда аз 150 истгоҳи барқии хурд соҳта шуданд, норасоии қувваи барқ амалан барҳам дода шуд [4-М], [7-М], [8-М];

– ба шарофати истифодабарии васеи қувваи барқ дар ҳамаи марҳилаҳои истеҳсолии иқтисодиёт қудрати иқтисодии кишвар ҳеле афзуд, Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари рӯ ба тараққӣ доҳил гардид; [4-М], [8-М];

– элекtriқунонии мамлакат дар равандҳои фарҳангӣ ва табаддулоти шаҳру дехот нақши бориз бозид, 99% ноҳияҳои дехоти ҷумхурӣ элекtriқ кунонида шуд, низомҳои таҳсилот, илму фарҳанг низ бо суръати баланд ривоҷ ёфтанд. Ҷораҳои саривақтии барномавии Ҳукумати кишвар, таҷрибаи мунтазами корӣ ҳамаи ташкилоте, ки бо соҳаи энергетика алоқаманд ҳастанд, ба зиёдшавии ҳаҷму иқтидори энергетикӣ мусоидат карданд. Истеҳсоли қувваи барқ дар кишвар аз 15 млрд. кВт/с дар соли 1994 то 21 млрд. кВт/с дар соли 2021 афзуд [2-М], [3-М];

– дар асоси инкишофи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳои ҷанубу шарқӣ дар замони мусоир ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки симои иқтисодию фарҳангии кишвар, аз он ҷумла минтақаҳои ҷанубу шарқии он зуд тағйир меёбад танҳо дар ноҳияҳои ҷанубу шарқии

чумхурӣ дар як давраи кӯтоҳ миқдори мактабҳои умумии таҳсилотӣ, муассисаҳои фарҳангию таълимӣ, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, соҳтмонҳои варзишӣ, хонаҳои намунавӣ 1,5-2 маротиба зиёд шуд [3-М], [5-М];

– қувваи арзони барқии дастарси умум ба аҳолии ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ имконияти равshan соҳтани хонаҳои истиқоматӣ, муассисаҳои фарҳангию майшӣ, роҳҳоро фароҳам меоварад ба шароғати дастрасии ройгон ба қувваи барқ сокинони минтақаи ҷанубу шарқӣ метавонанд бе монеа барномаҳои телевизионии кишвари худро тамошо кунанд; [5-М], [7-М];

– дар солҳои истиқлолият дар минтақаҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон нишондиҳандашои истеҳсолӣ ва иқтисодӣ, сатҳи фарҳангӣ хеле боло рафта, муҳити руҳию равонӣ пурра рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. Ҳамаи ноҳияҳо ва шаҳрҳои наздисарҳадӣ роҳҳои васеи пиёдагард равшансозӣ шуда, қитъаҳои нави сарсабз, кӯчаҳо ва иншооти дигар бо қувваи барқ таъмин гаштанд [4-М], [7-М], [10-М];

– мувофиқи суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми қаламрави наздисарҳадӣ 70 дидбонгоҳи сарҳадӣ соҳта шуд, ки бо техникаи мусир чиҳозонида шудаанд [12]. Маҳз ҳамин қувваи бузурги табдилдиҳандай қувваи барқ бо мақсади ривоҷу равнақи иқтисодиёт, фарҳанг, некуаҳволии аҳолии минтақаҳои ҷанубу шарқӣ ва тамоми кишвар истифода бурда мешавад [4-М], [7-М];

– бо таваҷҷуҳ ба имконияту захираҳои сӯзишворио энергетикӣ, дар самти истифодабарии бамавқеи онҳо қадамҳои устувор мондани давлатамонро ба инобат гирифта, тазаккур додан мумкин аст, ки дар ояндаи наздиктарин мушкилоти электрикунонӣ ҳалли худро хоҳад ёфт.

– рушди энергетикии Тоҷикистони соҳибихтиёр дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумат, мутахассисон ва ҷомеаи чумхурӣ қарор дода мешавад. Вазифаи аввалиндарачаи

давлат инкишофи энергетика ва истифодабарии самараноки он дар иқтисодиёт, маориф, илму фарҳанг мебошад [1-М], [3-М];

– дурнамои электрикунони ноҳияҳои ҷанбу шарқӣ хеле бузург аст, зеро дар ҳудуди ин минтақа дарёи Панҷ мегузараид ва захираҳои гидроэнергетикӣ ба 100 миллиард кВт/с мерасанд.

– Танҳо НБО Даштичум метавонад то 15 миллиард кВт/ с қувваи барқро дар як сол истеҳсол намояд. Аз ин нуқтаи назар, захираҳои бойи гидроэнергетикии минтақа барои инкишофи минбаъдаи иқтисодиёту фарҳанги ин минтақаи маҳсуси кишвар дар маҷмуъ шароити мусоид фароҳам меоранд [4-М], [7-М].

### **Тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳо**

Маводи таҳқиқи мазкурро ҳангоми ба нақша гирифтани масъалаҳои гуногуни таърихи ҳалқи тоҷик, таърихи ҳоҷагии ҳалқ, фарҳанги энергетикии вилояти Ҳатлон, зимни таҳқиқоти иловагӣ аз таъриху фарҳанги вилояту ноҳияҳои кишвар, зимни гузарондани курсҳои алоҳида доир ба таърихи энергетики кишвар ва ҳаёти фарҳангии ҳалқи тоҷик, зимни аз нав созмондӣӣ ва равшансозии масъалаҳои асосии сиёсати Ҳукумати Шуравӣ дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва пешрафти фарҳангии минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст.

## **МУҶАРРАРОТ ВА ХУЛОСАҲОИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ ДАР ИНТИШОРОТИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ИНЬИКОС ГАРДИДААНД:**

**I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:**

[1-М]. Алимардонов, Б.М. Таъсири захираҳои обио энергетикӣ ба инкишофи иқтисодиёти Тоҷикистон / Б.М. Алимардонов // Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Академияи давлатии идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон – 2020. – №3 (47). – С. 15-20.

[2-М]. Алимардонов, Б.М. Электрикунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон ваҳаммияти иҷтимоию фарҳангии он / Б.М. Алимардонов // Паёми Институти забонҳо (серияи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърихӣ). – 2021. – №3 (43), – С. 166 -173.

[3-М]. Алимардонов, Б.М. Таърихи ҷустуҷӯи заҳираҳои энергетикӣ ва таъмини энергетикии минтақаҳои гарми Тоҷикистон / Б.М. Алимардонов// Паёми Донишгоҳи давлатии педагогии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – 2022. – №6 (101). – С. 295-300.

[4-М]. Маликов, М.Х., Алимардонов, Б.М. Маъсалаҳои мубрами таъмини аҳолии ноҳияҳои наздисарҳадӣ бо қувваи барқ / М.Х. Маликов, Б.М. Алимардонов // Таърих. – 2023. – № 1 (33). – С 72-77.

[5-М]. Алимардонов Б.М. Мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаҳои обио энергетикии Осиёи Марказӣ / Б.М. Алимардонов //Муаррих. – 2024. – №4(40). – С.102-111

### **Мақолаҳои дар маҷмуаҳои дигари илмӣ ва маводи конференсияҳо интишорёфта:**

[6-М]. Алимардонов, Б.М. Мушкилоти бо қувваи барқ таъмин шавии ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон / Б.М. Алимардонов // Паёми Институти тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон. – 2022. – С 44-52.

[7-М]. Алимардонов, Б.М. Ҳазмшавии қувваи заҳираҳои обӣ ва таъсири он ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ / Б.М. Алимардонов // Паёми Институти тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. – С. 49-50.

[8-М]. Алимардонов, Б.М. Инкишофи иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият/ Б.М.Алимардонов // Истиқлолияти давлатӣ ва эҳёи мероси фарҳангии таърихӣ ва педагогии ҳалқи тоҷик: ДСРТ. – Душанбе, 27-уми ноябр 2020. – С. 181-186.

[9-М]. Алимардонов, Б.М. Захираҳои энергетикии Тоҷикистон ва таҷрибаи азхудкунии онҳо / Б.М.

Алимардонов // Конференсияи байналхалқии илмию амалӣ дар мавзуи “Таҳқиқи муҳандисӣ, инноватсия ва маблаггузорӣ ба энергетика ва истеҳсолот”. Институти энергетикии Кӯргонтеппа. 25 апрели соли 2023. – С. 157-161.

[10-М]. Алимардонов, Б.М. Биогаз – алтернати ва барои гази табиӣ / Б.М. Алимардонов // Конференсияи З-юми ҳарсолаи илмию амалӣ бо иштирохи мутахассисон аз кишварҳои хориҷӣ. Паёми Институти тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. – С. 95-96.

[11-М]. Алимардонов, Б.М. Соҳтмони истгоҳҳои барқӣ ва моҳияти иҷтимоии онҳо/ Б.М. Алимардонов // Конференсияи байналхалқии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Энергетика: вазъи дурнамои инкишоф». Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. – Душанбе, 20 декабри соли 2023. – С. 334- 338.

[12-М]. Алимардонов, Б.М. Истеъмоли қувваи барқ дар нуқтаҳои марказии гармидиҳанда / Б.М. Алимардонов // Конференсияи байналхалқии илмӣ-амалии «Энергетика: вазъ ва дурнамои инкишоф». Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. – Душанбе, 2023. – С. 488-490.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И  
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

УДК: 930+537 (575.3)

*На правах рукописи*

АЛИМАРДОНЗОДА БОБОХОН МАХМАДИ

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ  
РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА  
(20-е годы XX века - начало XXI века)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени кандидата  
исторических наук по специальности 07.00.00-Исторические  
науки и археология (07.00.02 – Отечественная история)

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация подготовлена на кафедре всеобщей и отечественной истории факультета истории и международных отношений Российско-Таджикского Славянского университета.

**Научный  
руководитель:**

**Маликов Махмуд Хакимович** – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-Таджикского (Славянского) университета

**Официальные  
оппоненты:**

**Хотамов Намоз Басаровиҷ** – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела новейшей истории Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана

**Махмадзода Убайдулло Давлат** – кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом управления учебного процесса Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистана

**Ведущая  
организация:**

Бактрийский государственный университет имени Носира Хусрава

Защита состоится 23 сентября 2025 года в 10<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-093 при Институте истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 33).

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке имени Индиры Ганди Национальной Академии наук Таджикистана (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 33) и на официальном сайте Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной Академии наук Таджикистана ([www.institute-history.tj](http://www.institute-history.tj)).

Автореферат разослан «\_\_» 2025г.

**Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор философии (PhD) по  
специальности история**

**Мирзоев Ш.Дж**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** История таджикского народа является весьма длительной и поучительной. В этой истории было много определенных положительных факторов развития, этапов деградации и трагедий, что не зависело от воли таджикского народа.

К числу этапов определенно положительного развития в истории таджикского народа можно отнести период государства Саманидов, XX-й веки начало XXI века, когда в жизни таджикского народа произошли определенно положительные социально-экономические и культурные события. Среди достижений таджикского народа в XX – начале XXI веках можно уверенно назвать развитие энергетики, её применение в трудоёмких процессах экономического развития, образования, науки, культуры.

Энергетика с запасами, которой РТ занимает первое место во всей Центральной Азии, является важнейшей производительной и культурно-преобразующей силой, что показала электрификация стратегически важных юго-восточных районов республики в XX – XXI вв.

Вопросы электрификации юго-восточных районов Таджикистана отличались особой степенью важности для правительства Советского Таджикистана, и правительства независимого и суверенного Таджикистана. Основная причина заключалась в том, что районы этого региона считались защитной приграничной зоной с Афганистаном. Поэтому, социально-экономическое и культурное развитие приграничных регионов находились под особым контролем правительства страны. Учитывая этот фактор, в первые годы Советской власти в этом регионе были построены первые дороги с твердым покрытием и проведено первое электрическое освещение. Из 250 электростанций, выделенных республике, этому приграничному району были переданы 73 передвижные электростанции, которые работали на топливе и использовались помимо пограничных линий ближайшими населенными пунктами.

Именно в этом регионе были построены первые новые административные и культурные учреждения. В советское время, если, с одной стороны, электрификация была основой развития всех отраслей экономики вновь созданной Советской Социалистической Республики Таджикистан, то с другой Советскому правительству необходимо было продемонстрировать превосходство своей политической системы над полуфеодальным и полукапиталистическим Афганистаном. Вместе с тем, в период независимости значительно актуализировался вопрос электрификации юго-восточных регионов. Но на наш взгляд, социально-экономическое и культурное развитие региона посредством электрификации считается основной производительной и созидательной силой развития и благоустройства региона. К сожалению, эти вопросы в целом ранее остались вне поля зрения исследователей всех направлений. Сегодня настало время исследователям различных областей, помимо обсуждения этих вопросов уделить больше внимания их исследованию. Например, нет отдельных исследований и работ, освещающих важнейшие вопросы электрификации региона за весь послевоенный период. Кроме того, недостаточно информации об электрификации региона после ввода в эксплуатацию Перепадной и Центральной ГЭС, которая произошла ещё после ввода в эксплуатацию основной части Нуракской ГЭС. Даже если электроэнергия этих электростанций первой достигла указанных регионов, сведений о том, как это повлияло на развитие производительности трудовых процессов в приграничных районах, на повышение уровня их культуры и социальной сферы, очень мало или вообще нет. Многие вопросы, такие как привилегированное положение этого региона, наличие ускоряющихся процессов электрификации региона и влияние этих процессов на становление развитие этого региона, до сих пор не ясны. Поэтому возникла необходимость в серьезном изучении и детальном анализе

данных вопросов, что определяет актуальность исследуемой темы [1, с.379].

В периодической печати имеется множество источников литературы и публикаций, изучающих вопросы энергетики, истории электрификации Таджикистана, становления топливно-энергетического комплекса, анализирующих в научном плане и показывающих международное значение энергетической политики независимого Таджикистана. Анализ источников и опубликованной литературы доказывает, что Таджикистан является самой богатой страной Центральной Азии по водным [2, с.283]. и энергетическим ресурсам. Однако в своих работах, целью которых было воссоздать общую картину энергетического развития республики, исследователи не рассматривали один из важных вопросов – создание исторической картины электрификации юго-восточного региона Таджикистана в научном плане [3, с.334].

Поэтому, объективное исследование и рассмотрение данного вопроса также определяет актуальность темы данного исследования и его объекта [4, с.392].

Учитывая, что за годы независимости Таджикистана в районе Хамадони было построено 18, а в Фархорском районе – 26 промышленных предприятий, необходимо показать эволюцию изменения характера трудовых процессов, развития культуры, социальной сферы и быта населения этого приграничного региона, проанализировать и оценить положение этого региона в социально-экономической и культурной жизни страны. [5, с.268].

В период независимости, по инициативе Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, принятые соответствующие акты в качестве одной из стратегических целей обеспечения энергетической независимости страны, что удваивает научную значимость изучаемой темы, доказывает её актуальность и

востребованность.

**Степень изученности темы.** Анализу истории электрификации Таджикистана посвящено большое количество научных, научно-популярных статей, конференций и симпозиумов. Например, в 1972 году именно в Душанбе состоялся международный научный симпозиум энергетиков, посвященный 50-летию государственного плана электрификации Советского Союза [6, с.190].

Учитывая научную значимость исследуемого вопроса, были использованы и изучены архивные источники, материалы печатной литературы по электрификации, в частности, партийные и государственные архивы всех районов региона, статистические отчеты районов, районные материалы электрических сетей, отчеты колхозов и совхозов, сельсоветов, начиная с 1920 по 1950 годы [7].

Эти материалы были подробно проанализированы, была создана новая картина истории электрификации республики, что объективно определило нашу задачу в исследовании темы [8,с.208].

Следует отметить, что хотя данная тема и не была предметом отдельного исследования, различные ее направления были отражены в общих исследованиях по электрификации Советского государства, в коллективных и фундаментальных трудах по истории таджикского народа, а также во многих трудах таких исследователей, как Стеклов Ю.В. «Государственный план электрификации Советской России», «В.И. Ленин и электрификация», «История таджикского народа, Шарипов А., Касими З. «Фархундапай», Маликов М. «Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и перспективы», «К вопросу историографии развития энергетики и электрификации Таджикистана», «Энергетика – мощная производительная и преобразующая сила строительства социального общества в Таджикистане», Хотамов Н.Б. «Социально-экономические

изменения в Республике Таджикистан в период независимости (1991-2006 годы), Ахророва А.Д., Аминжонов Ф.М., Доронкин К.А. «Энергетика Таджикистана: современные тенденции и перспективы развития», Ёдгори Н. «Энергетика Таджикистана: вчера, сегодня и завтра», «Народное хозяйство Таджикской ССР в 1984 году», Нурмахмадов Д. «Гидроэнергетика Таджикистана: ресурсы и перспективы», Рахимов Д. «Энергетическая система Таджикистана», «Сборник статей, посвященный Международному 10-летию (2005-2015 гг.) «Вода для жизни», Азимов Х. «Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана», Назарзода А. «Государственная независимость: решающий этап в судьбе таджикского народа (к 30-летию государственной независимости Таджикистана)».

В работах Маликова М.Х. «Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и перспективы», А.Д. Ахроровой, Ф.М Аминжонова, Д.А. Доронкина и др., рассматриваются вопросы топливно-энергетических ресурсов страны, практики их изучения и освоения, а также производственных процессов народного хозяйства, культуры и быта населения республики в использовании электроэнергии.

Однако, к сожалению, в этих работах не анализируется процесс электрификации изучаемых районов, хотя эти районы были включены в первый план электрификации республики.

В трудах Д. Нурмахмадова, Н.Ёдгори, Х.Азимова, А.Назарзода и Б.Сироджева в основном освещали вопросы строительства энергетических объектов, в частности вопросы финансирования Кайракумской, Сарбандской, Нуракской и Рогунской ГЭС, а вопросы электрификации юго-восточной части страны остались вне поля зрения исследователей.

Н. Ёдгори, Б. Юнусова, З. Зиёева и другие исследователи в своих трудах, целью которых было отразить общую картину энергетического развития республики, не рассмотрели важный

вопрос по истории электрификации республики юго-восточного региона Таджикистана. Таким образом, по истории электрификации юго-восточного региона Таджикистана отсутствуют специальные обобщающие труды. Недостаточное изучение данной проблемы определило выбор темы в качестве диссертационного исследования и предусматривает собой попытку системного анализа истории электрификации юго-восточного региона Таджикистана, как фактор экономического и культурно-образовательного развития региона.

**Связь диссертации с программами (проектами) и научными темами.** Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации плана перспективной научно-исследовательской работы кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-Таджикского Славянского университета по теме «История таджикского народа, общие закономерности и особенности исторического процесса».

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цели и задачи исследования.** Основная цель данного исследования изучить и объективно проанализировать практические материалы по вопросам истории электрификации юго-восточных районов Таджикистана, определить степень ее влияния на развитие производительных сил, культуру и быт в жизни населения юго-восточных районов Республики Таджикистан.

В ходе изучения и анализа материала выбранной темы мы поставили перед собой следующие задачи:

- показать реальную картину водно-энергетических ресурсов данного региона;
- определить практику уровня использования водных и энергетических ресурсов региона в производственных целях;
- проанализировать состояния процессов использования электроэнергии в культуре и быте населения этих районов;
- определить значимость роли электроэнергии в культурной и бытовой жизни населения юго-восточных районов республики;
- проанализировать степень достижений использования

электроэнергии в трудоемких процессах сельского хозяйства юго-восточных регионов;

- обосновать необходимость формирования топливно-энергетического комплекса Таджикистана и его значение для регулярного снабжения всех регионов страны электрической энергией;

- определить материальную базу и перспективы строительства новых малых, средних и крупных электростанций на территории Таджикистана;

- рассмотреть международное и политическое значение политики Советского Союза по электрификации приграничных районов;

- обосновать перспективы дальнейшего развития энергетики и электрификации юго-восточных районов Таджикистана.

**Объектом исследования** является история электрификации юго-восточных регионов Таджикистана, в определенной мере нашедшая отражение в научной литературе и периодической печати.

**Темой (предметом) исследования** является процесс и степень электрификации народного хозяйства и культуры юго-восточных районов Таджикистана в XX и начале XXI вв. В тему исследования также входит анализ, обобщение и освещение роли электроэнергии в развитии производительных сил, развития экономического потенциала отмеченных районов, показ преобразующей роли электроэнергии в развитии культуры, науки, образования в указанных районах.

**Хронологические рамки исследования** включают 20-е годы XX века – начало XXI века – период социалистических преобразований в Таджикистане, начальный этап периода независимости республики, который является периодом существенных изменений в развитии энергетики юго-восточных регионов Таджикистана и республики в целом.

**Теоретическая и методологическая основа исследования.** Диссертант при написании диссертации широко использовал научные методы историзма,

идентичности, научной объективности, историко-сравнительный анализ. При этом в основе данного исследования лежит проблемно-хронологический метод, позволяющий определить историю электрификации этого приграничного региона и его значение в экономико-социальной и культурно-бытовой жизни населения региона.

**Источниковой базой данного** исследования являются материалы государственного архива новейшей истории Таджикистана, центрального государственного архива Республики Таджикистан, архива Хатлонской области, текущих архивов районов Джайхун, Кубодиён, Шахритус, Дусти, Пяндж, Фархор, Хамадони, Шохин, статистические материалы, периодические издания, материалы центрального аппарата энергетики и электрификации Таджикской ССР и Республики Таджикистан, материалы треста «Хатлонбаркбунёд», отчетные материалы электросети юго-восточных районов республики, практические материалы для подготовки специалистов в области энергетики для Хатлонской области и юго-восточных регионов республики [9].

Помимо упомянутых архивных материалов, дополнительно были использованы неопубликованные районные и региональные материалы государственных и партийных фондов Хатлонской области о состоянии ресурсов и топливно-энергетического потенциала, их фактическом использовании, статистические данные и отчеты энергетических организаций, колхозов и совхозов. Также были использованы исследовательские материалы прессы.

**Научная новизна диссертации.** С целью анализа и достоверного определения точек электрификации юго-восточных районов, впервые были проанализированы не опубликованные материалы архивов, монографических научных изданий, статистических материалов и периодической печати. Из них можно получить точную информацию о географическом положении районов указанного региона, его водно-энергетических ресурсах,

истории развития, степени электрификации народного хозяйства.

Исследование, анализ и отражение материалов по истории электрификации юго-восточных районов Таджикистана в целом полностью освещает некоторые проблемы страниц истории таджикского народа и предоставляет читателю материалы, которые помогают лучше понять экономическую ситуацию и культурное положение страны. Тематика диссертационного исследования тесно связана с научными работами и учебниками по экономике, культуре, социальным и политическим наукам. Кроме того, научная новизна исследования проявляется в следующих определениях:

- большинство материалов данной темы были проанализированы впервые и им была дана научная оценка;
- в регионе помимо крупных рек Пяндж, Кофарнихон, Яхсу, были выявлены как дополнительные источники производства электроэнергии;
- указаны основные источники потребления электроэнергии в данных регионах;
- определена степень использования электроэнергии фермерскими хозяйствами и населением юго-восточных регионов Таджикистана для производственных нужд сельского хозяйства, отдельных промышленных, культурных и бытовых предприятий сельского населения;
- отражено историческое значение электричества в изменении культурной жизни населения Таджикистана;
- обоснована необходимость создания топливно-энергетического комплекса Таджикистана и его значение для регулярного снабжения электрической сетью всех регионов страны;
- определено международное значение политики Советского Союза по электрификации приграничных районов;
- определены материальные основы и перспективы строительства новых малых, средних и крупных электростанций на территории Таджикистана;

– обоснована перспектива развития энергетики и электрификации юго-восточных регионов Таджикистана.

**На защиту выносятся следующие положения:**

– в советский период районы приграничных районов пользовались особыми привилегиями, а социально-экономическое и культурное развитие этих районов находилось под особым контролем правительства страны;

– анализ источников и опубликованной литературы доказывает, что Таджикистан является самой богатой страной в Центральной Азии с точки зрения водных и энергетических ресурсов;

– электричество играет эффективную роль в развитии и изменении экономико-социальной и культурно-бытовой сфер жизни населения Таджикистана. Использование электроэнергии в хозяйствах населения юго-восточных округов Таджикистана, в сельскохозяйственном производстве, на отдельных промышленных предприятиях, в культурно-бытовых целях, коренным образом изменило жизнь и уровень благосостояния жителей этих районов;

– создание новых малых, средних и крупных электростанций на территории Таджикистана, в том числе в исследуемых регионах, является своевременным, и для их строительства имеются материальные и природные основания;

– электрификация различных регионов Таджикистана, в том числе юго-восточных районов в наше время приобрела еще большее значение и составляет основу экономического, социального и культурного развития общества.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Материалы данного исследования могут быть использованы при проектировании различных вопросов истории таджикского народа, его культуры, энергетики Хатлонской области, в дополнительных исследованиях по истории и культуре различных регионов и районов страны, при проведении отдельных курсов по истории энергетики страны и культурной жизни таджикского народа, в восстановлении и освещении забытых вопросов политики

советского правительства в социально-экономической сфере и культурном развитии приграничных районов Таджикистана. Кроме того, материалы данного исследования могут быть использованы при написании отдельных трудов, брошюр и статей, в полной мере показывающих становление водно-энергетического комплекса Таджикистана, исходя из перспективы освоения топливно-энергетических ресурсов страны, раскрывающие социально-экономические возможности и культурный прогресс Таджикистана.

**Уровень достоверности исследования** подтверждается тем, что исследование проведено на основе изучения архивных материалов, нормативно-правовых документов, статистических данных, материалов органов власти и организаций, деятельность которых непосредственно связана с электрификацией отечественных предприятий, экономикой и культурной жизни юго-восточных районов Таджикистана. Большинство этих материалов вводятся в научный оборот впервые.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Тема диссертации соответствует пунктам 1, 2, 6 паспорта специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 07.00.02 - Отечественная история (история таджикского народа).

**Личный вклад соискателя ученой степени в научное исследование.** Все периоды реализации плана научной работы, такие как разработка темы, ее обоснование и значимость, постановка цели и выполнение ее задач, проводились при непосредственном участии автора. Автор подробно проанализировал материалы истории электрификации юго-восточных регионов Республики Таджикистан в советское время и в период независимости, внеся свой вклад в ее исследование. По теме автор сделал научные выводы и предложения, подготовил и опубликовал научные статьи.

**Апробация и внедрение результатов диссертации.** Основные результаты исследования и положения диссертации

обсуждались и подтверждалась автором на международных конференциях, республиканских и региональных научно-практических и научно-теоретических конференциях, научно-практических семинарах среди молодых ученых и соискателей Республики Таджикистан.

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-Таджикского (Славянского) университета (протокол №6 от 11.04.2025 г.) и была рекомендована к защите.

**Публикации по теме диссертации.** По результатам исследований, связанных с диссертационной работой, было опубликовано 12 научных статей, в том числе 5 научные статьи в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 7 статей в других изданиях.

**Структура и объем диссертации** соответствуют целям и задачам исследования, при композиционном построении работы использовался хронологический принцип. Диссертация напечатана на 168 страницах компьютерного текста и включает список сокращений и (или) условных знаков, введение, две главы, семь параграфов, выводы и рекомендации, список источников и использованной литературы (всего 175 наименований).

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**Во введении** обоснована научная значимость исследования, проанализирован уровень изученности темы, определены цель и задачи исследования, научная новизна, объект и предмет исследования. Обоснованы теоретическая и практическая значимость, методологические и теоретические основы диссертации, основные положения, предложенные к защите. Были обсуждены и определены хронологические рамки исследования, проверки результатов и структура диссертации.

Первая глава диссертации - «**История электрификации юго-восточных районов Таджикистана в советское время**», состоит из четырех параграфов. В первом подразделе

первой главы -«Водно-энергетические запасы Таджикистана», подчеркивается, что до установления Советской власти в нынешних регионах Таджикистана было невозможно изучить топливно-энергетические ресурсы и практически применить их. Следует отметить, что вопросы эксплуатации топливно-энергетических ресурсов Восточной Бухары не привлекали внимания Бухарского эмирата и Российской колониальной системы. Их интерес заключался главным образом в повышении налогов с трудового народа и превращении регионов в место добычи подходящего сырья. Составление плана изучения и освоения энергетических ресурсов этого края началось после установления в крае народовластия.

Вторым шагом на пути электрификации современной территории Таджикистана является введение в 1913 г. гидроэлектростанций в Хороге, на реке Гунд.

В диссертации отмечается, что в процессе национально-территориального деления народов Средней Азии с 1924 по 1928 годы, произошли изменения в горнодобывающих предприятиях Худжандского промышленного района. В нефтяной промышленности САНТО была открыта новая электростанция (первая в 1884 г.), при ее подготовке было использовано новое буровое оборудование и другие инструменты. Кроме того, была введена в эксплуатацию новая Шурабская высоковольтная электростанция, что способствовало строительству новых шахт. В последующие три года объем добычи угля в Шурабе увеличился более чем в три раза, что имело большое значение в промышленном подъеме северных районов республики. За первые пять лет хозяйственного плана Таджикской ССР, объем электростанций увеличился в три раза. В частности, в первую очередь, комплекс Варзобских ГЭС, что было связано с увеличением промышленных предприятий столицы. Исследователь отмечает в этом параграфе, что уже в первой пятилетке произошли коренные изменения в плановых заданиях по электрификации. В начале 1930 года, проектировщики

завершили проект Вахшской ГЭС мощностью 300 000 кВт и Ходжабокирганской ГЭС мощностью 20 000 кВт. В то же время начавшиеся в 1931 году строительные работы на Вахшской ГЭС ускорили строительство Вахшского канала, завода азотных удобрений и других важных объектов народного хозяйства. Строительство Ходжабокирганской ГЭС, помимо обеспечения электроэнергией крупных районов Ленинабадской области, также обеспечило водными ресурсами тысячи гектаров пахотных земель, учреждения образования и культуры.

В целом, согласно пятилетним планам, были построены новые электростанции в Шурабе, Сталинабаде, Кулябе, Курган-Тюбе, Ура-Тюбе, Гарме, Сари-Камаре и других областных и районных центрах. Во многих областных и районных центрах были открыты фабричные промышленные электростанции.

Второй параграф первой главы называется «**История освоения энергетических ресурсов и электрификации страны в период социалистических перемен**», в котором рассматриваются общие вопросы состояния объемов водно-энергетических ресурсов страны и отдельно ее юго-восточных районов. Объем воды в реках с несколькими горными притоками оценивается свыше 1000 млрд. кВт/ч. При этом в диссертации утверждается, что в период Государственной независимости Таджикистан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по определяемым размерам и богатству энергетических ресурсов. Сегодня только водные ресурсы Таджикистана составляют более 60% всех водных ресурсов стран Центральной Азии. Таджикистан в будущем может производить до 600 миллиардов кВтч электроэнергии в год. Только за счет водных ресурсов республика располагает большими запасами природного газа - 4 млрд. м<sup>3</sup>, угля – 3 млрд. тонн, нефти - до 2 млрд тонн и неисчерпаемыми энергетическими ресурсами солнца, ветра и т.д [4,с.139-141].

По водно-энергетическим и топливно-энергетическим ресурсам также наша страна занимает ведущее место в

Центральной Азии.

Кроме того, страна располагает и другими энергетическими ресурсами, такими как нефть, газ, уголь, солнечная энергия, ветер, которые в совокупности образуют огромный объём и считаются источником ведущих и производительных сил экономического и культурного прогресса страны. Жители Таджикистана могут использовать солнечную энергию в течение 300 дней в году для производства электроэнергии.

Третий параграф первой главы - «**Из истории электрификации юго-восточных районов Таджикистана**», посвящён вопросам строительства энергетических объектов республики, электрификации народного хозяйства, культуры и быта сельской местности населения юго-восточных районов как в XX веке, так и в годы независимости. Отмечается, что советское правительство в своей политике придавало большое значение вопросу электрификации приграничных округов. Например, в 1925-1930 годах из 250 дизельных электростанций малой мощности 73 станции находились в ведении приграничных населенных пунктов юго-восточных округов. Все они были установлены в наиболее опасных приграничных частях, и отдельная часть населения имела возможность пользоваться их электричеством. Будущий социально-экономический и культурный прогресс республики в эпоху социализма был обусловлен преимущественно эксплуатацией водных и энергетических ресурсов Варзоба, Сырдарьи, Гунда, Вахша и одновременно строительством средних и крупных водопроводных станций, в том числе - Кайраккум, Варзоб, Центральный, Сарбанд, Хорог. В 1960-е и 1980-е годы большое значение для страны имело строительство Нурекской ГЭС.

Строительство Сангтудинской ГЭС - 1, 2 и Рогунской ГЭС в годы независимости, приблизило энергетическую независимость страны, подняло социально-экономическую сферу страны на новый уровень развития, включило независимый Таджикистан в международный рынок по

продаже электроэнергии. В настоящее время производственные процессы объектов культурно-бытового назначения в юго-восточных регионах, имеющие политическое и социально-экономическое значение, постоянно используют электроэнергию единой энергосистемы страны. Население региона использует электроэнергию во всех сферах культурной и бытовой жизни.

В четвертом параграфе первой главы «**Формы и уровни подготовки специалистов в области энергетики**» рассматривается необходимость подготовки высоко квалифицированных специалистов в области энергетики в части подготовки и практического использования в системе развития топливно-энергетических ресурсов страны, а также определена роль специалистов-энергетиков в электрификации народного хозяйства, культуры и быта населения. Было отмечено, что первыми специалистами, изучавшими топливно-энергетические ресурсы страны, стали русскоязычные специалисты из Российской Федерации, Республики Украина, Республики Беларусь и других республик. С их помощью в годы Советской власти осуществлялась подготовка национальных специалистов из таджиков и других представителей республики, а с этой целью на территории республики были первоначально открыты специальные курсы профессиональных учреждений, а затем энергетические техникумы и высшие учебные заведения. При этом отмечается, что в первые годы обретения независимости из-за тяжелого социального кризиса, сложных отношений между таджикистанцами и гражданской войны республику покинуло большое количество специалистов в области энергетики. Однако этот недостаток был устранен вскоре после подписания соглашения об установлении мира и национального согласия среди таджиков. В современных условиях, в связи с увеличением масштабов поступления топливно-энергетической, ресурсов культурной жизни, электрификации народного хозяйства, специалисты в области энергетики по численности, специализации и влиянию

составляют значительную часть населения страны. Около 200 из них работают на объектах энергетики и культуры приграничных юго-восточных регионов. На всех этапах социально-экономических преобразований в республике, правительство Таджикистана придавало большое значение улучшению жилищно-бытовых условий энергетиков и электриков. Энергетики первыми, как и учителя, были обеспечены жильем, транспортом и электрооборудованием. В свою очередь, многие временные энергетики готовили себе замену за счет местного населения, в том числе дехкан, рабочих и т. д.

Во второй главе диссертации «**Энергетическое строительство и электрификация юго-восточных районов Таджикистана в период независимости**» рассмотрены вопросы увеличения темпов строительства электроэнергетических объектов в республике, электрификации производственных процессов, при ее использовании в производственной и культурно-бытовой сфере населения.

В первом параграфе второй главы «**Строительства энергетических объектов и электрификация страны в период независимости**» диссертации отмечается, что для таджикского народа период независимости является особым в социально-экономическом и культурном развитии, где особое место по реальной значимости отражена электроэнергетика. Никогда еще энергетика не было выделено в отдельную программу страны. Содержание программы охватывает большой объем восстановительных и строительных задач, среди которых строительство судьбоносных для Таджикистана Рогунской ГЭС, Сангруды-1, Сангруды-2, около 200 средних и небольших ГЭС и тепловых станций, переоборудование устаревших энергетических объектов.

Здесь отмечаются и вопросы появления реальных возможностей для ускорения темпов электрификации юго-восточного региона страны, потребления населением электроэнергии в своих трудоёмких работах, культурно-

бытовых сферах жизни, увеличения потребления электроэнергетических мощностей за счет кратного увеличения затрат на сохранность границ страны и т.д.

Автор так же отмечает, что в годы независимости Таджикистан превратился в большую энергетическую площадку, на которой широко используются иностранные инвестиции, что предоставило возможность для развития скорости электрификации республики в целом.

Летом 2008 года Минэнерго республики опубликовало новую масштабную общенациональную программу строительства малых и средних ГЭС, в рамках которой до 2010 года введены в эксплуатацию 13 объектов по плану, с 2011 по 2015 годы - 23, а к 2025 году - еще 25 таких ГЭС. В целом за 20 неполных лет должна быть введена в эксплуатацию 61 малая электростанция общей мощностью 77 653 кВт. Стоимость проектов в рамках приоритетной реализации этой программы в 2007-2010 годах составляет 11,2 миллиона долларов. Финансирование данного проекта осуществляется за счет кредитов Исламского банка развития, Азиатского банка развития и кредитов предприятия «Барки Точик».

Таким образом, данная программа оказалась не единственным документом, изданным Правительством Таджикистана за годы независимости. До сих пор в рамках этого проекта разработаны основы права на энергетическое строительство. В стране действует несколько официальных нормативных актов, предоставляющих налоговые льготы и другие преимущества частным инвесторам. В связи с этим частными инвесторами в 2005 году, были построены и введены в эксплуатацию 3 малых ГЭС, в 2006 году - 7 ГЭС малой мощности [10,с.116-117].

Во втором параграфе второй главы диссертации - **«Использование электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе в юго-восточных районах»**, показана роль энергетических сооружений в юго-восточных районах республики в годы независимости, в том числе Рогунской ГЭС, Сангтудинских электростанций,

множества малых электростанций в различных районах страны, определена важность их широкого использования в промышленности, сельском хозяйстве, в том числе в приграничных регионах, освоении новых источников сырья, расширение производства и производство ценных материалов. Например, только в районе Хамадони из 4 промышленных предприятий, действовавших в 1990 году, к 2021 году это число достигло 26, а объём промышленного производства в этом районе увеличился в 2 раза.

В районе функционируют и хлопкоочистительный, графитный, асфальтный, хлопкоперерабатывающий заводы, фруктовый цех, где все трудовые процессы выполняются с использованием электричества<sup>39</sup>. Подобные примеры можно увидеть в Фархорском, Шахритусском, Кубодиёнском и Пянджском районах. Например, функционирует графитно-сортировочный и хлопкоперерабатывающий заводы, в горном ущелье находился кишлак, где жители пользовались отдельно асфальтированной дорогой, сюда из реки Пяндж вода подается с помощью электроэнергии.

В Фархорском районе появился крупный населенный пункт на 50 000 га аграрных земель. Вода подается в массив четырьмя мощнейшими станциями. Развитие сельского хозяйства в этих районах, основанное на использовании электроэнергии, приняло в производственных процессах индустриальный характер. Практически во всех хозяйствах указанных районов в трудовых процессах электроэнергия используется при стрижке скота, доения коров, резьбе по камню, производстве асфальта, на хлопкоперерабатывающих фабриках, заводах, при очистке и консервировании овощей и фруктов, очистке зерна и т.д. [11].

Районы приграничной зоны оборудованы вдоль границы двумя асфальтированными дорогами, на которых круглосуточно есть электрическое освещение.

Сегодня приграничные территории – это привлекательные зеленые зоны с множеством объектов культуры, парками, образовательными учреждениями,

здравницами и т.д. Только в этих культурно-производственных изменениях, в приграничных районах, можно наблюдать постоянную миграцию населения из соседних и горных районов.

В третьем параграфе второй главы - «**Использование электроэнергии в культурной деятельности системе образования юго-восточных районов Таджикистана**», рассмотрены исторические процессы, отражающие роль электричества в изменении культуры и улучшении жизни населения в юго-восточных регионах Таджикистана. Положительная роль электричества была доказана при освещении приграничных воинских частей и населенных пунктов, при освещении домов дехкан, которые отказались от керосиновых ламп и безбоязненно выходили из своих домов. Освещение присутствует в магазинах, медицинских учреждениях, культурно-просветительских центрах и т. д. В параграфе особо отмечено, что в 1960-70-е годы особенно в годы независимости, во всех приграничных районах были проложены высоковольтные электрические кабели, и необходимое количество электроэнергии непрерывно подавалось в села и дома дехкан. Отмечается, что электричество позволило построить дороги с твердым покрытием во всех приграничных районах, построить учреждения образования, культуры, здравоохранения, малые промышленные предприятия и т.д. [11]. Именно в этом направлении большая роль электричества доказана на примере электрификации сел приграничных регионов Таджикистана.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### **2. Основные научные результаты диссертации**

На основе всестороннего изучения материалов архива Хатлонской области, архивов юго-восточных районов, Центрального государственного архива Республики Таджикистан, научной литературы и мемуаров, литературы периодических изданий, партийных архивов пришли к следующим выводам:

– с первого дня установления Советской власти юго-восточные районы считались регионом особой важности, напрямую связанным с безопасностью страны. Поэтому, основное внимание правительство области и республики сосредоточило на развитии социально-экономической и культурной сферы этих районов» [3-А];

– приграничные регионы были обеспечены не только хорошими условиями контроля для поддержания своей безопасности, но и лучшими возможностями для развития, большим количеством сельского населения, в основном таджиков, во всех сферах, включая производство, образование, культуру и быт [4-А];

– в начале 20-х годов XX века в стратегических точках наиболее небезопасных приграничных районов были установлены необычные электродвигатели, которые помимо пограничных частей обеспечивали электроэнергией также приграничные населенные пункты и приграничные колхозы и совхозы [2-А], [3-А];

– в конце 20-х и начале 30-х годов 20-го века, для обслуживания административных зданий столицы республики, областей, районов и сел, в первую очередь завозились небольшие дизель-заправочные станции. Из их общего числа - 52 дизельные станции были установлены в воинских частях, расположенных на границе и в приграничных районах населенных пунктов, которые обслуживали приграничные населенные пункты юго-восточных округов. Одновременно с усилением пограничных воинских частей, были проложены линии электропередачи, которые обеспечивали электроэнергией не только: пограничные воинские части, но и различные близлежащие населенные пункты [2-А], [4-А];

– следует отметить, что ничто не может сравниться с преобразующей ролью электричества. Все территории юго-восточной части страны, состоящие из опасных и труднопроходимых горных районов, были обеспечены электроэнергией. Электричество широко использовалось для освещения жилых домов и объектов культурно-бытового

назначения [4-А], [6-А];

– одним из преимуществ советской власти в Таджикистане было то, что власть создала все условия для полного раскрытия научно-образовательных способностей и таланта людей, их стремления овладеть достижениями научно-технической революции, в результате чего появились учёные, изобретатели и энергетики [2-А], [3-А];

– началась разработка недр страны, в том числе водных и энергетических ресурсов. Были построены энергетические предприятия, показавшие их превосходство над другими движущими силами производства. Широко использовались достижения энергетики как основная производительная сила в трудовых процессах производства. Превращение Таджикистана в индустриально-аграрную страну считалось одной из программных задач правительства [3-А], [6-А], [8-А], [12-А];

– в середине 1950-х - начале 1960-х годов, начался процесс освоения энергетических ресурсов реки Вахш, были построены несколько ГЭС средней мощности, Перепадная, Центральная, а позже и Сарбандская ГЭС. Это позволило удвоить энергетическую мощности во всех южных регионах страны, включая Кургантюбинскую и Кулябскую области, а также их районы [2-А], [3-А];

– обилие электроэнергии в центральной части Таджикистана, юго-восточных регионах, в том числе с вводом в эксплуатацию первых агрегатов Нурекской ГЭС, предоставило широкие возможности для использования электроэнергии в народном хозяйстве, для нужд населения и культурных объектов республики. Только в Фархорском районе, мощность Нурекской ГЭС позволила с помощью высоковольтных энергетических насосов снабдить водой более 50 тысяч гектаров пустырей, которые веками были без воды. Именно в результате подачи электричества в регион, его культурный облик радикально изменился [1-А], [2-А], [3-А];

– обилие электроэнергии позволило широко развернуть научно-исследовательскую и геологоразведочную

деятельность и одновременно улучшить производство в юго-восточных регионах. Например, промышленность по переработке соли возникла вокруг больших соляных холмов в районах Хамадони и Восе. В этих районах действуют 9 предприятий по переработке сырья, в Кумсангирском районе построена крупнейшая животноводческая ферма общим объемом 20 тысяч голов [2-А], [3-А];

– благодаря демократическому развитию советской эпохи, развитию творческой рабочей силы, соблюдению всех правил поведения трудящегося и укреплению его правового положения в обществе, Таджикистан стремительно развивался и обогащал свой экономический потенциал. По экономическим показателям после территориально-административного деления, республика в 50 раз превзошла таджиков, проживающих в соседнем Афганистане: в стране существует более 4000 промышленных предприятий различных активных форм и размеров, продукция которых поставлялась более чем в 100 стран мира [2-А], [3-А], [4-А];

– в связи с распространением научно-технических знаний среди местного населения таджиков, полностью изменились формы и направления познавательного процесса научно-технических знаний, изучения и использования природных ресурсов страны. Появление ученых с глубокими научно-техническими знаниями во всех областях, в том числе и в энергетике, полностью изменило познавательный процесс в сфере естественно-технических знаний. В начале XX века в таджикском обществе появились инженерно-научные кадры, научно-техническая интеллигенция, то есть учёные и инженеры в области энергетики [1-А], [3-А];

– строительство новых энергетических объектов полностью изменило весь технологический процесс, привело к бурному развитию производительных сил, появлению новых видов производства, увеличению объемов и совершенствованию производства материальных ресурсов [1-А], [2-А];

– в Таджикистане выросла новая инженерно-техническая

интеллигенция, являющаяся разработчиком энергетической науки и технологий. Создавались малые, средние и крупные промышленные объекты. Качественно изменились также развитие производства, технологии и объемы материального производства, характер и направления социально-экономического развития республики, а также культурная жизнь населения страны. Энергетики изменили экономический имидж страны [6-А], [7-А];

- с исторической точки зрения период независимости Таджикистана очень краток, но ему нет равных по масштабу практической работы, проделанной в стране на пути к независимости. В частности, более важные результаты достигнуты в сфере развития энергетики, и их внедрение в экономику страны является эффективными [4-А], [7-А];

- в первые годы независимости энергетическая отрасль понесла большие потери. Было разрушено большое количество электрических сетей, вспомогательных электростанций. Производство электроэнергии снизилось до 2 млрд. кВт/с., страну покинули более 500 энергетиков [4-А], [7-А], [8-А];

- новое правительство страны подготовило и утвердило комплексную программу восстановления, реконструкции и опережающего развития топливно-энергетической отрасли. За короткий период были построены 4 мощные тепловые электростанции, более 10 гидроэлектростанций, в том числе ведущая гидроэлектростанция страны – Рогунская, более 150 малых электростанций, практически был ликвидирован дефицит электроэнергии [4-А], [7-А], [8-А];

- благодаря широкому использованию электроэнергии, на всех производственных этапах экономики, экономический потенциал страны значительно увеличился, Таджикистан вошел в десятку развивающихся стран; [4-А] [8-А];

- электрификация сыграла решающую роль в культурных процессах и преобразованиях городов и сел, было электрифицировано 99% сельских районов республики, высокими темпами развивается система образования, науки и культуры своевременные программные меры Правительства

страны, опыт непрерывной работы всех организаций связанных с энергетической отраслью, способствовали увеличению ее объема и энергетического потенциала. Производство электроэнергии в стране выросло с 15 млрд. кВтч в 1994 году, до 21 млрд. кВтч в 2021 году [2-А], [3-А];

– на основе материалов социального, экономического и культурного развития юго-восточных регионов в современное время можно сделать вывод, что экономический и культурный облик страны, в том числе ее юго-восточных регионов, быстро меняется только в юго-восточных районах республики, за короткий период, количество общеобразовательных школ, культурно-просветительских учреждений, учреждений здравоохранения, спортивных сооружений, образцовых домов увеличилось в 1,5-2 раза [3-А], [5-А];

– широко доступная дешевая электроэнергия, даёт населению юго-восточных районов возможность освещать электричеством жилые дома, культурно-бытовые учреждения, дороги благодаря бесплатному доступу к электроэнергии, жители юго-восточного региона могут беспрепятственно смотреть телепрограммы своей страны; [5-А],[7-А],

– за годы независимости значительно возросли производственные мощности, экономические показатели, культурный уровень, полностью изменилась духовно-психологическая атмосфера в юго-восточных регионах Таджикистана. Во всех районах и приграничных городах, были обеспечены электрическим освещением широкие и пешеходные дороги, созданы новые зеленые зоны, улицы и т. д [4-А], [7-А], [10-А];

– согласно выступлениям Президента страны, на всей приграничной территории построено 70 пограничных постов, оснащенных современной техникой [12]. Именно эта великая преобразующая сила электроэнергии используется в целях развития экономики, культуры, благосостояния населения юго-восточных регионов и всей страны [4-А], [7-А];

– принимая во внимание возможности топливно-энергетических ресурсов, делая уверенные шаги по их

эксплуатации, можно констатировать, что в ближайшем будущем проблемы энергетического развития суверенного Таджикистана будут в центре внимания Правительства, специалистов и общественности республики. Первоочередными задачами государства являются устойчивое развитие энергетики и ее эффективное использование в экономике, образовании, науке и культуре. [1-А], [3-А];

– перспективы электрификации юго-восточных районов очень велики, так как по территории этого региона протекает река Пяндж, и её гидроэнергетические ресурсы достигают 100 миллиардов кВтч. Только Даштиджумская ГЭС может производить до 15 миллиардов кВт/ч электроэнергии в год. С этой точки зрения, богатые гидроэнергетические ресурсы региона создают благоприятные условия для дальнейшего развития экономики и культуры этого особого региона и страны в целом [4-А], [7-А].

## **2.Рекомендации по практическому использованию результатов**

Материалы данного исследования можно использовать при планировании различных вопросов по истории таджикского народа, по истории народного хозяйства, культуре и энергетики Хатлонской области, в дополнительных исследованиях по истории и культуре областей и районов страны, при проведении отдельных курсов по истории энергетики страны и культурной жизни таджикского народа, при воссоздании и освещении основных вопросов политики советского правительства в социально-экономической сфере и культурном прогрессе приграничных регионов Таджикистана.

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА**

**I. Статьи, опубликованные в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:**

[1-А]. Алимардонов, Б.М. Влияние водно-энергетических ресурсов на развитие экономики Таджикистана / Б.М. Алимардонов // Научно-политический журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – №3 (47). – С. 15-20.

[2-А]. Алимардонов, Б.М. Электрификация юго-восточных районов Таджикистана и его социально-культурное значение / Б.М. Алимардонов // Вестник Института языков (серия филологических педагогических наук, и история). – 2021. – №3 (43), С. 166 -173.

[3-А]. Алимардонов, Б.М. История поиска энергетических ресурсов и энергообеспечения горячих регионов Таджикистана / Б.М. Алимардонов // Вестник педагогического университета Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. – 2022. – №6 (101). – С. 295-300.

[4-А]. Алимардонов, Б.М. Актуальные вопросы обеспечения населения приграничных районов электроэнергией. М.Х. Маликов Б.М. Алимардонов // Историк. – 2023. – № 1 (33). – С. 72-77.

[5-А]. Алимардонов, Б.М. Позиция Республики Таджикистан в водно – энергетической систем Центральной Азии / Б.М. Алимардонов // Историк. – 2024. – №4 (40). – С. 102-111

### **Статьи, опубликованные в других научных сборниках, журналах и конференциях:**

[6-А]. Алимардонов, Б.М. Проблемы электроснабжения в горных районах Таджикистана / Б.М. Алимардонов // Вестник медико-социального института Таджикистана. – 2022. – С 44-52.

[7-А]. Алимардонов, Б.М. Поглощение запасов-воды-энергии и ее влияние на социально-экономическую сферу / Б.М. Алимардонов // Вестник медико-социального института Таджикистана. – Душанбе, 2023. – С 49-50.

[8-А]. Алимардонов, Б.М. Социально-экономическое

развитие Таджикистана в годы независимости / Б.М Алимардонов. // Государственная независимость и возрождение культурно-исторического и педагогического наследия таджикского народа: – Российско-Таджикский Славянский университет. – Душанбе, 27 ноября 2020 г. – С. 181-186.

[9-А]. Алимардонов, Б.М. Энергетические ресурсы Таджикистана и опыт их освоения / Б.М. Алимардонов // Международная научно – практическая конференция на тему “Инженерные исследования, инновация и инвестиции в энергетику и промышленность”. Курган-Тюбинский Институт энергетики. – 25 апреля 2023 года. – С. 157-161.

[10-А]. Алимардонов, Б.М. Биогаз – альтернатива природному газу / Б.М. Алимардонов // 3-я ежегодная научно-практическая конференция с участием специалистов зарубежных стран. Вестник Таджикского медико-социального института Вестник медико-социального института Таджикистана. – Душанбе, 2023. – С. 95-96.

[11-А]. Алимардонов, Б.М. Строительство малых электрических электростанций и их социальная сущность / Б.М. Алимардонов // Международная научно-практическая конференция «Энергетика: состояние и перспективы развития». Технический университет Таджикистана имени академика М.С. Осими. – Душанбе, 20 декабря 2023. – С. 334-338.

[12-А]. Алимардонов, Б.М. Потребление энергии в центральных точках теплоснабжения / Б.М. Алимардонов // Международная научно-практическая конференция «Энергетика: состояние и перспективы развития». Технический университет Таджикистана имени академика М.С. Осими. – Душанбе, 2023. – С. 488-490.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1.Стеклов, Ю.В. Государственный план электрификации Советской России / Ю.В. Стеклов. – М., 1955. –379 с.

2. Таърихи халқи тоҷик [Матн]. Ҷилди III, қисми. 2  
Давраи сотсиализм ва гузашттан ба коммунизм (солҳои 1938 –  
1963) / таҳти назари С.А. Раҷабов, Ю.А. Николаев. – М., 1965.  
– 283 с.

3. Шарифзода, А., Қосими, З. Фарҳундапай [Благодетель]  
[Матн] / Шарифзода, А., З. Қосими. – Душанбе, 2013. – 334 с.

4. Маликов, М. Энергетическая независимость  
Таджикистана: история, проблемы и перспективы. – Душанбе,  
2013. – 392 с.

5. Хотамов, Н.Б. Социально-экономические  
преобразования в Республике Таджикистан в период  
суверенитета (1991-2006 гг.) [Текст] / Н.Б. Хотамов. –  
Душанбе, 2008. – 268 с.

6. Ахророва, А.Д. Саноати энергетикии Тоҷикистон:  
тамоюлҳои ҷорӣ ва дурнамои рушди устувор [Матн] / А.Д.  
Ахророва, Р.Н. Аминҷонов, К.А. Доронкин –. Душанбе, 2005. –  
190 с.

7. РСС Точ., НТ ҶТоҷикистон, Сарбаёсати энергетика,  
трест, Таджик селэлектрострой, Сугдэнерго, Ҳатлонэнерго,  
Помирэнерго, фондҳои – X-6527, X – 282, X-20, X-1216, X- 448.

8. Ёдгорӣ, Н. Энергетикаи Тоҷикистон: дирӯз, имрӯз ва  
фардо. – Душанбе, 2006. – 208 с.

9. Бойгониҳои Ҳатлонэнерго, бойгониҳои ҷории ноҳияҳои  
Ҳамадонӣ, Фарҳор, Шаҳритус, Қубодиён, Шоҳин, Ҷайхун  
ҳисобот доир ба электрикунонии нуқтаҳои аҳолинишин,  
равандҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои фарҳангии майшӣ, ф-ғ.11,  
19,21, 23, 24, 27,31.

10. Оид ба сиёсати энергетикии Президенти  
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон / Институти ҷумҳурияявии  
илеми тоҳқиқотии «Нурафзо». – Душанбе, 2011. – 116-

117c.

11.Бойгонии чории Ҳукумати ноҳияи Ҳамадонӣ. Папкаи ҳисобот оид ба маориф, солҳои 1992-2021.

12.Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Рӯзи марзбон . – 28 майи соли 2022, шабакаи телевизионӣ.

## АННОТАЦИЯ

**ба автореферати диссертатсияи Алимардонзода Бобохон Маҳмадӣ дар мавзуи «Таърихи электриқунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон (солҳои 20-уми асри XX – ибтидои асри XXI)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.02 – Таърихи ватанӣ (таърихи ҳалқи тоҷик)**

**Калидвожаҳо:** таърих, энергетика, электриқунонӣ, ноҳияҳои ҷанубу шарқӣ, заҳираҳои обӣ-энергетикӣ, соҳтмони иншооти энергетикӣ, истифодаи қувваи барқ, неругоҳҳои хурди барқӣ, неругоҳи барқии обӣ, даврони истиқлол.

Дар автореферат муҳиммияти илмӣ-назариявӣ ва амалии мавзуи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои он, дараҷаи омӯзиш, мавҷудияти сарчашмаҳо, давраҳо, назария ва усулҳои истифодашуда ва натиҷаҳои асосии бадастомада зикр шудаанд. Дар он мундариҷаи асосиро масоили гуногуни энергетикӣ дар даврони шуравӣ, аз ҷумла ҷанбаҳои таърихии электриқунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон, заҳираҳои обӣ-энергетикӣ, таҷрибаи аз ҳуд кардани заҳираҳои энергетикӣ ва электриқунонии иншооти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва маданий-маишӣ ноҳияҳои мазкур ва тайёр кардани мутахассисон-энергетикҳо, ки дар адабиёти илмӣ нокифоя баррасӣ гардида, ба таҳқиқ ва баррасии алоҳида ниёз доранд, ташкил медиҳад.

Омӯзиши масъалаҳои умдаи соҳтмони энергетикӣ ва электриқунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар даврони истиқлол, аз ҷумла барномасозии нави соҳтмони иншооти энергетикӣ ва электриқунонӣ, ҳусусиятҳои хоси истифодаи қувваи барқ дар ҳочагии дехот ва корхонаҳои саноатӣ, электриқунонии соҳаҳои маданию маишӣ аҳолии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон меҳвари таҳқиқоти муаллифро ташкил додаанд. Пажӯҳиш дар заминай таҳлилу баррасии осори муҳаққикони ватанӣ ва ҳориҷӣ, китобҳо, монографияҳо, диссертатсияҳо, мақолаҳо ва маҷмуаҳо, ки ба таърихи электриқунонии ноҳияҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистон дар даврони шуравӣ ва Истиқлолият баҳшида шудаанд, амалӣ гардидааст.

## АННОТАЦИЯ

**на автореферат диссертации Алимардонзода Бобохона Махмади на тему «История электрификации южных и северных районов Таджикистана (20-е годы XX – начало XXI веков)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история (история таджикского народа)**

**Ключевые слова:** история, энергетика, электрификация, южные и северные регионы, водно-энергетические ресурсы, строительство энергетических объектов, использование электроэнергии, малые электростанции, ГЭС, период независимости.

В автореферате изложена научно-теоретическая и практическая значимость темы исследования, её цели и задачи, степень изученности, наличие источников, периоды, использованы теоретические основы, и изложены основные полученные результаты. Основное содержание заключается в отображении различных вопросов, касающихся энергетики советского периода, в том числе исторические аспекты электрификации южных и северных районов Таджикистана, водно-энергетических запасов, опыта использования энергоресурсов и электрификации социально-экономических и культурно-бытовых объектов, а также подготовки специалистов-энергетиков, которые были недостаточно освещены в научной литературе требуют отдельного исследования. Исследование основных вопросов энергетического строительства и электрификации южных и северных регионов Таджикистана в эпоху независимости, в том числе новые программы строительства энергетических объектов и их электрификации, особенности использования электричества в сельском хозяйстве и промышленных предприятиях, а также электрификация культурно-бытовых территорий населения южных и северных регионов Таджикистана находится в центре внимания автора. Исследование проведено на основе анализа и обзора трудов отечественных и зарубежных исследователей, книг, монографий, диссертаций, статей и сборников, посвящённых истории электрификации южных и северных регионов Таджикистана в годы Советской власти и независимости.

**ANNOTATION**

**to the abstract of the dissertation of Alimardonzoda Bobokhon Makhmadi on the theme "History of electrification of south-eastern regions of Tajikistan (20th century – beginning of the 21st century)" for the degree of Candidate of Historical Sciences on speciality 07.00.02 – Native history (history of the Tajik people).**

**Keywords:** history, energy, electrification, south-eastern regions, water and energy resources, construction of energy facilities, utilisation of electricity, small power plants, hydroelectric power plants, independence period.

The scientific-theoretical and practical significance of the research subject, its goals and objectives, the degree of study, the availability of sources, the periods, theories and methods used, as well as the main results obtained are mentioned in the abstract. It focuses on various energy issues in the Soviet period, including historical aspects of the electrification of southeastern Tajikistan, water and energy resources, the practice of developing energy resources and electrification of socio-economic and cultural and domestic facilities in these areas, and the training of energy specialists, which are insufficiently studied in the scientific literature and need separate studies and reviews.

The study of the main issues of energy construction and electrification of the south-eastern regions of Tajikistan during the period of independence, including new programmes for the construction of energy facilities and electrification, peculiarities of electricity use in agriculture and industrial enterprises, as well as electrification of cultural and domestic sectors of the population of the south-eastern regions of Tajikistan, also became the focus of the author's research. The study was based on the analysis and review of works of domestic and foreign researchers, books, monographs, dissertations, articles and collections on the history of electrification of the south-eastern regions of Tajikistan in the Soviet period and during the period of independence.